

ПОСОБИЕ ДЛЯ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ



Norwegian  
Helsinki Committee



Хамидова Х., Хамидов Н.А.

# ПОСОБИЕ ДЛЯ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ



Худжанд-2020

**Данное пособие разработано в рамках проекта «Роль народа в предотвращении пыток». Проект реализуется Ассоциацией «Народных заседателей Республики Таджикистан» (APART), финансируемое Норвежским Хельсинским Комитетом (ННС).**

**За содержание пособия ответственность несет Ассоциация «Народных заседателей Республики Таджикистан» и может не отражать точку зрения Норвежского Хельсинского Комитета (ННС).**





## СОДЕРЖАНИЕ

1. Предисловие .....6-7
2. История возникновения и развития института народных заседателей.....7-9
3. Институт народных заседателей как форма участия общественности в осуществлении правосудия. Правовой статус народных заседателей .....9-15
  - а) порядок избрания народных заседателей..... 11-13
  - б) порядок прекращения деятельности народных заседателей ..... 13-15
4. Участие народных заседателей в судебном процессе .....15-51
  - а) Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением...19-20
  - б) Действия суда по поступившему на рассмотрение делу..... 22-24
  - в) Начало судебного заседания ..... 24-27
  - г) Участники судебного заседания ..... 27-36
  - д) Допрос участников судебного заседания .....36-43
  - е) Обсуждение смягчающих и отягчающих обстоятельств дела ..... 43-46
  - ж) Прения сторон .....47-49
  - з) Последнее слово подсудимого ..... 50-51
5. Вынесение судебного приговора ..... 51-70
  - а) Тайна совещательной комнаты ..... 51-53
  - б) Обсуждение обстоятельств дела ..... 53-55
  - в) Процесс голосования .....55-56
  - г) Подготовка и вынесение приговора ..... 56-65
  - д) Недопустимость вмешательства в деятельность народного заседателя ..... 65-70
6. Обращение внимания на пытки.  
Что такое пытки? ..... 70-78
  - а) Ответственность за применение пыток – по международным документам ..... 71-74

- б) Ответственность за применение пыток – по национальному законодательству..... 75-78
7. **Ишгироки машваратчиёни халки дар халли масъалаҳо, ки ба иҷрои ҷазо вобастааст .....78-97**
- а) Шартан пеш аз мӯҳлат озод кардан аз адои ҷазо.....78-82
- б) Ба намуди ҷазои сабуктар иваз кардани қисми адонашудаи ҷазо .....82-84
- в) Мавқуф гузоштани адои ҷазо нисбати занони ҳомила ва кӯдакони то сини 18 сола дошта ..... 84-86
- г) Озод кардан аз адокунии ҷазо бо сабаби беморӣ..... 86-88
- д) Тағйир додани намуди муассисаи ислоҳи ..... 89-93
- е) Иҷро кардани ҳукм дар сурати мавҷуд будани дигар ҳукмҳои иҷронашуда ..... 93-95
- ж) Ҳал кардани илтимосномаҳо дар бораи бардоштани доғи судӣ ..... 95-97

#### **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Конституционный закон Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан»..... 97-111
2. Положение о народных заседателях ..... 112-117
3. Извлечение из Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания ..... 118-125
4. Намунаи ҳуҷҷатҳои муурофиавӣ:
  - а) Таъиноти маҷлиси суди .....126 -127
  - б) Ҳукм аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон.....128-133

Ҳар кас кафолати ҳифзи судӣ дорад. Ҳар шахс ҳуқуқ дорад талаб намояд, ки парвандаи ӯро суди босалоҳият, мустақил ва беғараз, ки тибқи қонун таъсис ёфтааст, баррасӣ намояд.

моддаи 19, Конститутсияи ҚТ

Судяҳо дар фаъолияти худ мустақил буда, танҳо ба Конститутсия ва қонун итлоат мекунанд. Дахлат ба фаъолияти онҳо манъ аст.

моддаи 87, Конститутсияи ҚТ

Судяҳо парвандаҳоро ба таври дастҷамъӣ ва ё танҳо баррасӣ мекунанд.

Мурофия ба тарзи мубоҳиса ва дар асоси баробарии тарафҳо сурат мегирад.

Мурофия дар ҳамаи судҳо ба тарзи ошкоро мегузарад, ба истиснои мавридҳои, ки қонун муайян кардааст.

моддаи 88, Конститутсияи ҚТ

Баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии аҳоли омилҳои асосии эъморӣ давлати ҳуқуқбунёд, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва таъмин намудани волоияти қонун мебошад.

«...Пешрафти минбаъдаи ҷомеа ва амалӣ намудани мақсаду вазифаҳои дарпешистода кафолати ҳамаҷонибаи адолати судиро талаб мекунад»<sup>1</sup>.

Эмомалӣ Раҳмон

---

<sup>1</sup> Паёми Президенти ҚТ Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҚТ, ш. Душанбе, 26 декабри соли 2018

## ПРЕДИСЛОВИЕ

*«Дальнейшее развитие общества и претворение в жизнь стоящих перед нами целей и задач требуют всестороннего гарантирования судебной справедливости»<sup>1</sup>.*

**Уважаемые читатели!**

Данное пособие составлено для народных заседателей в рамках проекта «Роль народа в предотвращении пыток», которое осуществляется Ассоциацией «Народных заседателей Республики Таджикистан» при финансовой поддержке Норвежский Хельсинский Комитет (НХК).

Настоящее пособие посвящено актуальной проблеме, уходящей своими корнями в глубокое историческое прошлое человечества - проблеме совершенствования правосудия.

**Конституция страны, провозгласив Таджикистан, как суверенное, демократическое, правовое, светское, унитарное государство, указала, что государственная власть осуществляется на основе её разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Реализация указанных конституционных принципов положила начало демократическим преобразованиям и реформированию правовой системы.**

---

<sup>1</sup>Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе. - 26 декаюбря 2018 года.

Пособие «Народный заседатель» подготовлено с целью повышения юридического образования народных заседателей.

Данное пособие включает в себя информацию об избрании или назначении народных заседателей, о принципах осуществления правосудия с их участием в судебных процессах, об их правовом статусе, правах и обязанностях при рассмотрении уголовных дел.

Надеемся, что данное пособие поможет народным заседателям в их работе по восстановлению социальной справедливости. Данное пособие предназначено также для преподавателей и студентов юридических ВУЗов и всех граждан, кто интересуется правовыми вопросами.

## **ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ**

История учреждения института «народных заседателей» свидетельствует о том, что впервые признаки участия населения в рассмотрении уголовных дел появились ещё в 9-м веке в Англии, когда из числа привилегированной части общества, называемой «присяжными судьями», привлекались для участия в судебных заседаниях с целью определения виновности или невиновности подсудимого.

Через 900 лет участие этих народных представителей в судебных процессах приобрело классическую форму. Состав суда в судебном процессе состоял из профессиональных судей (государственных чиновников, назначаемых монархом) и непрофессиональных судей (лиц, отвечающих установленным требованиям, которые путём случайного выбора привлекались в судебный процесс).

Профессиональные судьи решали правовые вопросы, в том числе связанные с назначением наказания, а непрофессиональные судьи решали вопросы подтверждения или отклонения предъявленного обвинения, то есть виновность или невиновность подсудимого.

Поддерживая этот опыт судебной системы Англии, позднее переняли во Франции, придав этой норме законную силу в 1808 году внесением её в уголовно-процессуальный кодекс. Позднее другие страны Европы, как Швейцария, Австрия и другие, поддержав эту судебную практику, применили в законодательной уголовно-процессуальной практике. Со временем, эта судебная практика, т.е. рассмотрение уголовных дел в широком составе, где одна группа принимала решения только по вопросам виновности или невиновности, другая же группа решала правовые вопросы и назначение наказания, что в как таковой не отвечала требованиям того времени. Поэтому многие страны отказались от такой практики рассмотрения уголовных дел, в том числе: Россия – в 1917 году, Венгрия – в 1919 году, Германия – в 1924 году, Италия – в 1931 году, Франция – в 1945 году, Греция – в 1968 году и Люксембург – в 1987 году отказались от существующей практики рассмотрения дел в существующем виде.

Теперь рассмотрение дел в разных странах осуществляется по-разному. 30 ноября 1922 года было принято Положение о судебном строе РСФСР, которое определяло участие одного профессионального судьи и двух народных заседателей в рассмотрении уголовных и гражданских дел. После образования Союза ССР с 1922 г. по 1958 г. данный порядок рассмотрения уголовных дел с участием народных заседателей оставался без изменений. 25 декабря 1958 года были приняты законодательные Основы судебного строя СССР, определяющие рассмотрение уголовных и гражданских дел в составе

одного профессионального судьи и двух народных заседателей, которое распространялось на Республику Таджикистан. В 1990 году были внесены изменения в уголовно-процессуальное законодательство, и дела, предусматривавшие наказание в виде лишения свободы до 10 лет, за исключением дел, связанных с несовершеннолетними, рассматривались одним профессиональным судьёй, а дела, связанные с преступлениями, за совершение которых предусмотрено наказание в виде смертной казни, рассматривались в составе одного судьи и четырёх народных заседателей. Данное положение сохраняло силу до 1996 года, после чего в статью 10 УПК Республики Таджикистан были внесены новые изменения. Согласно этим изменениям, уголовные дела, связанные с умышленными преступлениями, совершение которых предусматривало наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет и с преступлениями, совершёнными по неосторожности, рассматривались одним профессиональным судьёй, а другие уголовные преступления рассматривались при участии одного судьи и двух народных заседателей. Согласно вновь принятому УПК Республики Таджикистан в статье 34 о составе суда отмечено, что коллегиальное рассмотрение уголовных дел проводится со стороны судьи и двух народных заседателей. Гражданские дела рассматриваются со стороны одного профессионального судьи.

**ИНСТИТУТ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ КАК  
ФОРМА УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ.  
ПРАВОВОЙ СТАТУС НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ**

Судебная власть является одной из ветвей государственной власти, задача которой - защита прав и свобод человека и гражданина, интересов государства, организаций, учреждений, укрепление законности и

утверждение социальной справедливости, провозглашенные Конституцией и другими законами Республики Таджикистан, а также международно-правовыми актами, признанными Таджикистаном

Общество нуждается в судах, как в органах защиты ценностей, принадлежащих каждому гражданину. Столь высокое положение судов требует установления особого правового статуса судей и народных заседателей.

Одной из многообразных форм участия общественности в укреплении правопорядка, в борьбе с преступностью является участие в судах при разбирательстве уголовных дел общественных обвинителей и общественных защитников. В Таджикистане оно строится на подлинно демократических основах: выборности и отчетности судей и народных заседателей, праве их досрочного отзыва, гласности рассмотрения судебных дел, участия в судах общественных обвинителей и защитников при строжайшем соблюдении судом, органами следствия и дознания законности, всех процессуальных норм.

Одной из форм участия общественности в укреплении законности и поддержания социальной справедливости является участие в судах народных заседателей. Возросшая роль общественности в укреплении законности обусловила повышенный интерес к теоретическому анализу отдельных институтов, в том числе к институту народных заседателей. Теоретические исследования в этой области призваны оказывать существенную помощь нашим правоохранительным органам и судам при осуществлении ими своих полномочий.

Что касается правового статуса народных заседателей, оно охватывает следующие элементы: 1 – характер формирования – назначения или избрания; 2 – порядок прекращения деятельности, и третий – характер компетенции, порядок и способы её реализации.

Правовой статус народных заседателей определён в Конституционном законе Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан Республики Таджикистан» от 6 августа 2001 года, Уголовно-процессуальном кодексе и Положении «О народных заседателях», утвержденном Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 28 июня 2002 года.

Статья 20 Конституционного Закона «О судах РТ» от 26 июля 2014 г., №1084 определяет, что:

«1. Народные заседатели пользуются всеми правами судьи при осуществлении правосудия по уголовным делам.

2. На каждого судью избирается двадцать народных заседателей».

#### **а) Порядок избрания народных заседателей:**

Выдвижение кандидатов в народные заседатели Верховного Суда Республики Таджикистан, военного суда гарнизона, суда Горно-Бадахшанской автономной области, областных судов, суда города Душанбе, городских, районных судов осуществляется трудовыми коллективами, общими собраниями граждан по месту жительства, собраниями военнослужащих по месту службы.

Кандидатуры народных заседателей Верховного Суда Республики Таджикистан обсуждаются на собраниях трудовых коллективов и собраниях военнослужащих по месту службы с представлением списков кандидатур

председателю Верховного Суда Республики Таджикистан для последующего представления Президенту Республики Таджикистан.

Народные заседатели Верховного Суда Республики Таджикистан избираются Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по представлению Президента Республики Таджикистан сроком на пять лет.

Очередные выборы народных заседателей военных судов, суда Горно-Бадахшанской автономной области, областных судов, суда города Душанбе, городских и районных судов назначаются Президентом Республики Таджикистан не позднее, чем за 30 дней до истечения срока полномочий народных заседателей, избранных ранее, и устанавливают сроки проведения выборов народных заседателей соответствующих судов.

Народными заседателями, за исключением народных заседателей военных судов, избираются граждане Республики Таджикистан, пользующиеся авторитетом, положительно характеризующиеся по работе и достигшие ко дню выборов двадцати пяти лет, без каких-либо ограничений независимо от национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и имущественного положения.

Народным заседателем может быть гражданин Республики Таджикистан, не допустивший порочащих его поступков.

Народные заседатели суда Горно-Бадахшанской автономной области, областных судов, суда города Душанбе, городских и районных судов избираются сроком на 5 лет на общих собраниях трудовых коллективов, на общих собраниях граждан по месту жительства открытым голосованием.

На собраниях военнослужащих, трудовых коллективов и собраниях по месту жительства избирается президиум и ведется протокол.

Результаты голосования заносятся в протокол собрания, который подписывается всем составом президиума собрания.

В протоколе собрания должно быть указано:

- наименование организации или населенного пункта, в котором состоялось собрание;

- место и время проведения собрания;

- число лиц, принявших участие в собрании;

- фамилия, имя и отчество каждого кандидата в народные заседатели;

- число голосов, поданных "за" и число голосов, поданных "против" каждого кандидата в народные заседатели;

- фамилия, имя и отчество, возраст, занятие, место жительства каждого избранного народного заседателя.

Протокол собрания после его подписания направляется соответственно председателю Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов.

Избранными народными заседателями военного суда гарнизона, суда Горно-Бадахшанской автономной области, областных судов, суда города Душанбе, городских и районных судов считаются лица, получившие больше голосов участвующих в голосовании.

Результат выборов народных заседателей соответственно утверждаются председателями Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов (статья 10 Положения «О народных заседателях»)

## **б) Порядок прекращения деятельности народных заседателей:**

Статья 11 Положения «О народных заседателях» указывает основания прекращения полномочия народных заседателей. Так, полномочия народных заседателей

Верховного Суда Республики Таджикистан могут быть досрочно прекращены Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по представлению Президента Республики Таджикистан. Ходатайство о прекращении полномочия народного заседателя Верховного Суда Республики Таджикистан представляется Президенту Республики Таджикистан Председателем Верховного Суда Республики Таджикистан.

Полномочия народных заседателей военных судов, суда Горно-Бадахшанской автономной области, областных судов, суда города Душанбе, городских, районных судов могут быть по представлению председателей соответствующего суда досрочно прекращены по решению собрания трудового коллектива или избирателей по месту жительства, собрания военнослужащих.

Полномочия народных заседателей могут быть прекращены в следующих случаях:

- по собственному желанию, в связи с переходом или переводом на другую работу, в связи с изменением места жительства по семейным обстоятельствам, в связи с выездом за пределы республики, его неспособности по состоянию здоровья исполнять обязанности народного заседателя на протяжении длительного срока не менее четырех месяцев подряд, в связи с утратой народным заседателем гражданства Республики Таджикистан, смерти народного заседателя, состоявшегося о нем и вступившего в законную силу обвинительного приговора суда, признания его ограничено дееспособным или недееспособным решением суда, вступившим в законную силу, объявления его безвестно отсутствующим или умершим в установленном законом порядке решением суда, вступившим в законную силу, нарушения законности при рассмотрении дел или совершения поступка, позорившего честь и достоинство народного заседателя, истечения срока полномочий.

Вместо выбывших народных заседателей с соблюдением требований настоящего Положения проводятся дополнительные выборы.

## **УЧАСТИЕ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ**

*Основой правовой гарантии обеспечения прав и свобод человека является судебная защита. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина согласно Конституции Республики Таджикистан возложена на судебную власть.*

Защита прав и свобод человека и гражданина, гарантированные Конституцией Республики Таджикистан, осуществляются судом.

В соответствии с действующим законодательством гражданские дела во всех судах первой инстанции, рассматриваются судьями единолично. При рассмотрении гражданских дел народные заседатели не участвуют.

Уголовное дело в суде первой инстанции рассматривается коллегиально или единолично.

Коллегиальное рассмотрение уголовного дела осуществляется судом в составе судьи и двух народных заседателей.

Народные заседатели при осуществлении правосудия пользуются всеми правами судьи<sup>1</sup>.

*Следует иметь в виду, что под термином «Судья» понимается должностное лицо, назначенное или избранное в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, то есть одно лицо. А под термином «Суд», как правило, понимается состав суда в лице судьи и народных заседателей.*

---

<sup>1</sup> Ст. 34 УПК РТ. - 3 декабря 2009 г. - № 564.

Народные заседатели призываются к исполнению своих обязанностей в судах в порядке очередности, но не более чем на две недели в году, кроме случаев, когда продление данного срока вызывается необходимостью закончить рассмотрение дела, начатого с их участием<sup>1</sup>.

В судебном процессе народные заседатели должны участвовать, как активные участники судебного процесса.

В практике встречаются случаи, когда народные заседатели участвуют в судебном процессе, заранее не ознакомившись с материалами дела, что создает ряд проблем. В подобных случаях народные заседатели вынуждено остаются в стороне от исследования доказательств, либо задавая неуместные вопросы показывают свою некомпетентность.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан дает возможность народным заседателям активно участвовать в процессе допроса обвиняемого, потерпевшего, свидетелей и других участников процесса.

Необходимо отметить и про неизменность состава суда при разбирательстве уголовного дела<sup>2</sup>, в соответствии с которым при коллегиальном рассмотрении дела, оно должно быть рассмотрено в одном и том же составе суда.

В случае рассмотрения уголовного дела, требующего продолжительного времени для судебного разбирательства, может привлекаться запасной народный заседатель, присутствующий в зале судебного заседания с начала разбирательства данного дела. Запасной народный заседатель, в случае выбытия одного из народных заседателей, заменяет его и этим разбирательство дела продолжается.

---

<sup>1</sup> Ст. 17 Положения «О народных заседателях». - 28 июня 2002 г.

<sup>2</sup> Ст. 274, 275 УПК РТ

Статья 61 этого же Кодекса устанавливает, что судья не может участвовать в рассмотрении дела, если он:

- не является по закону компетентным судьей для рассмотрения данного уголовного дела;

- является по данному делу потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или свидетелем;

- участвовал в данном деле в качестве эксперта, специалиста, переводчика, дознавателя, следователя, прокурора, секретаря судебного заседания, защитника, законного представителя обвиняемого, подсудимого, представителя интересов потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика;

- лично, его ближайшие родственники прямо или косвенно заинтересованы в деле;

- является родственником государственного обвинителя, частного обвинителя, следователя, дознавателя, обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителя, защитника;

- при наличии обстоятельств, вызывающих сомнение в его беспристрастности.

При наличии указанных обстоятельств судья и народный заседатель обязаны заявить самоотвод от участия в деле. По тем же основаниям отвод судье и народному заседателю может быть заявлен участниками судебного разбирательства.

Отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала судебного следствия. Позднейшее заявление отвода допускается лишь в тех случаях, когда основание отвода стало известным суду или лицу, заявившему отвод, после начала судебного следствия. Судья или народный заседатель, которому заявлен отвод, вправе дать по этому поводу свои объяснения<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ст. 61-63 УПК РТ.

Уголовные дела по особо тяжким преступлениям, рассматриваются судом коллегиально с участием народных заседателей:

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых Уголовным кодексом Республики Таджикистан предусмотрено наказание на срок свыше двенадцати лет или смертной казнью.

Уголовные дела, предусмотренные в следующих статьях Уголовного Кодекса Республики Таджикистан, рассматриваются при участии народных заседателей:

Статья 104 (все части). Убийство;

Статья 110 ч.2 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;

Статья 130 ч.3. Похищение человека;

Статья 130(1) ч.3 Торговля людьми;

Статья 138 ч.3. Изнасилование;

Статья 139 ч.3 и 4. Насильственные действия сексуального характера;

Статья 167 ч.3. Торговля детьми;

Статья 179 ч.2 и 3. Терроризм;

Статья 179 (1) ч.2 и 3. Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению;

Статья 179 (2) ч. 2 и 3. Финансирование преступлений террористического характера;

Статья 179 (3) ч.2. Публичные призывы к совершению преступлений террористического характера и (или) публичное оправдание террористической деятельности;

Статья 181 ч.2 и 3. Захват заложника;

Статья 182 ч.3. Захват зданий, сооружений, средств сообщения и связи;

Статья 183 ч.2. Пиратство;

Статья 184 ч.3 и 4. Угон или захват воздушного, водного судна либо железно-дорожного состава;

Статья 184 (1) ч.4 и 5. Захват, разрушение, совершение актов насилия на стационарной платформе, расположенной на континентальном шельфе и другие.

**а) Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением.**

По завершении предварительного следствия следователь составляет обвинительное заключение и направляет его прокурору. Прокурор обязан в течение семи суток изучить поступившее с обвинительным заключением уголовное дело и проверить:

- имело ли место деяние, вмененное обвиняемому, и содержит ли это деяние состав преступления;
- нет ли в деле обстоятельств, влекущих его прекращение;
- обосновано ли предъявленное обвинение, подтверждается ли оно имеющимися в деле доказательствами;
- предъявлено ли обвинение по всем установленным и доказанным по делу преступным деяниям обвиняемого;
- привлечены ли в качестве обвиняемых все лица, в отношении которых по делу добыты доказательства о совершении ими преступлений;
- правильно ли квалифицированы деяния обвиняемого;
- правильно ли избрана мера пресечения и нет ли в деле оснований для её изменения либо отмены;
- приняты ли меры обеспечения гражданского иска, исполнения наказания в виде штрафа. Взфскания иных имущественных платежей и возможности конфискации имущества;
- составлено ли обвинительное заключение в соответствии с требованиями настоящего Кодекса;

- не допущены ли в производстве предварительного следствия существенные нарушения уголовного процессуального закона;
- произведено ли дознание или предварительное следствие всесторонне, полно и объективно.
- определены ли условия, способствующие совершению преступления или приняты ли меры относительно предупреждения его последствий.

Семидневный установленный для ознакомления с делом срок, в срок предварительного следствия не входит.

После утверждения или составления нового обвинительного заключения прокурор обеспечивает вручение обвиняемому копии обвинительного заключения и приложений к нему. Обвиняемому, не владеющему языком, на котором составлено обвинительное заключение, копия должна быть вручена в переводе на язык, которым он владеет. По требованию защитника или потерпевшего копия обвинительного заключения предоставляется и им.

Далее, прокурором утвержденное обвинительное заключение вместе с делом немедленно направляется в суд, которому оно подсудно, одновременно уведомляя об этом обвиняемого, защитника, потерпевшего и его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей<sup>1</sup>.

### **Структура обвинительного заключения:**

Обвинительное заключение состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей<sup>2</sup>.

В вводной части следователь указывает фамилию, имя, отчество обвиняемого (обвиняемых), в

---

<sup>1</sup> Ст. 247-250, Гл. 29 «Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением» УПК РТ.

<sup>2</sup> Ст. 244 УПК РТ.

отношении которого (которых) составляется обвинительное заключение, и статью, часть, пункт уголовного закона, по которой квалифицируются его действия.

В описательно-мотивировочной части излагаются:

- сущность обвинения;
- место и время совершения преступления;
- способы, мотивы, последствия и другие существенные обстоятельства;
- сведения о потерпевшем, характере и размере нанесенного ущерба ему, гражданскому истцу и ответчику;
- доказательства, подтверждающие виновность обвиняемого;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие обвинение;
- доводы, приводимые обвиняемым в свою защиту и результаты проверки этих доводов.

Обвинительное заключение должно содержать ссылки на тома и листы дела.

В резолютивной части приводятся сведения о личности обвиняемого, и излагается формулировка предъявленного обвинения с указанием уголовного закона (статьи, части, пункта), предусматривающего ответственность за данное преступление.

Обвинительное заключение подписывается следователем с указанием места и даты его составления.

К обвинительному заключению прилагается список потерпевших, свидетелей, экспертов, подлежащих вызову в судебное заседание, а также справки о сроках следствия, о мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей и домашнего ареста, о вещественных доказательствах, месте их хранения, о гражданском иске, мерах по обеспечению возможной конфискации имущества и процессуальных издержках.

В списке лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, указывается фамилия, имя и отчество, их местожительство или место нахождения и листы дела, на которых изложены их показания или заключения. В случаях, предусмотренных законом и настоящим Кодексом, в этом списке содержатся только псевдонимы лиц, подлежащих вызову в судебное заседание.

#### **б) Действия суда по поступившему на рассмотрение делу**

По поступившему в суд уголовному делу судья должен выяснить<sup>1</sup>:

- подсудно ли дело данному суду;
- не имеются ли обстоятельства, влекущие прекращение, либо приостановление производства по делу;
- не допущены ли при производстве дознания и предварительного следствия нарушения уголовно-процессуального закона, препятствующие назначению судебного заседания;
- вручены ли копии обвинительного заключения или постановление о возбуждении уголовного дела по ускоренному производству;
- подлежит ли изменению или отмене примененная в отношении обвиняемого мера пресечения;
- приняты ли меры, обеспечивающие возмещение ущерба, причиненного преступлением, по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, взыскания иных имущественных платежей и возможную конфискацию имущества;
- подлежат ли удовлетворению заявления и ходатайства.

---

<sup>1</sup> ч. 1 ст. 262 УПК РФ.

Судья, установив, что отсутствуют основания, препятствующие рассмотрению уголовного дела в суде, принимает решение о назначении судебного заседания.

Судья по поступившему в суд уголовному делу принимает одно из следующих решений:

- о назначении судебного заседания;
- о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования;
- о приостановлении производства по делу;
- о направлении дела по подсудности;
- о прекращении дела.

Решение по уголовному делу судья принимает в форме постановления, в котором должны указываться:

- время и место вынесения постановления;
- должность, фамилия, имя и отчество судьи, вынесшего постановление;
- основания и сущность принятых решений.

Решение должно быть принято не позднее четырнадцати суток с момента поступления дела в суд. Для особо сложных и большого объема дел срок может быть продлен по постановлению председателя суда до одного месяца<sup>1</sup>.

После вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания по его поручению секретарь судебного заседания:

- направляет подсудимому копию обвинительного заключения, подсудимому и потерпевшему копию постановления о мере пресечения в отношении подсудимого, если она судьей была изменена;
- вызывает в судебное заседание лиц, о необходимости вызова которых судья указал в постановлении о назначении судебного разбирательства;
- принимает иные меры к подготовке судебного разбирательства.

---

<sup>1</sup> Ст.261 УПК РТ,

К иным мерам к подготовке судебного заседания можно отнести обеспечение условий содержания и охраны лиц, находящихся под стражей, охраны свидетелей и потерпевших, допуска в зал судебного заседания представителей средств массовой информации и т.п.<sup>1</sup>

По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 115 (Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при повышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление); части первой ст. 116 (Побои); части первой ст. 135 (Клевета) и части первой ст. 136 (Оскорбление) Уголовного кодекса Республики Таджикистан, если по ним не проводилось предварительное следствие или дознание, подсудимому вручается копия заявления потерпевшего<sup>2</sup>.

### **в) Начало судебного заседания:**

Уголовное дело должно быть начато рассмотрением в судебном заседании не позднее четырнадцати суток с момента вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания, а в исключительных случаях, не позднее тридцати суток<sup>3</sup>.

Стороны в срок, не менее чем за пять суток должны быть извещены о времени начала судебного разбирательства<sup>4</sup>.

В начале судебного заседания секретарь докладывает суду о явке в суд прокурора, подсудимого, защитника также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и представителей, переводчика, свидетелей, экспертов и специалистов, сообщает о причинах неявки отсутствующих.

---

<sup>1</sup> ч. 5 ст. 273 УПК РТ.

<sup>2</sup> УК РТ. - 21.05.1998г.

<sup>3</sup> Ст. 271 УПК РТ.

<sup>4</sup> ч. 4 ст. 263 УПК РТ.

Далее, председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто из участников является обвинителем, защитником, потерпевшим, его представителем, гражданским истцом, гражданским ответчиком, их представителями, а также секретарем судебного заседания, экспертом, специалистом и переводчиком. Председательствующий разъясняет сторонам их право заявления отвода составу суда или кому-либо из судей, равно как и любому другому из перечисленных участников процесса.

Если в судебном заседании присутствует запасной народный заседатель, председательствующий объявляет об этом. Запасному народному заседателю также может быть заявлен отвод<sup>1</sup>.

Явившиеся свидетели до начала их допроса покидают зал судебного заседания.

Председательствующий устанавливает личность подсудимого, выясняя его фамилию, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения, владение языком, на котором ведется судопроизводство, а также место жительства, занятие, образование, семейное положение и другие данные, касающиеся его личности. Затем председательствующий выясняет, вручены ли подсудимому копия обвинительного заключения или постановления органа дознания о возбуждении уголовного дела. Судебное разбирательство дела не может быть начато ранее трех суток со дня вручения обвинительного заключения или постановления органа дознания о возбуждении уголовного дела, если об этом не ходатайствует подсудимый<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ст. 301 УПК РФ.

<sup>2</sup> Ст. 300 УПК РФ.

Председательствующий разъясняет подсудимому его права в судебном разбирательстве, в соответствии с которым обвиняемый имеет право<sup>1</sup>:

- давать или не давать показания и быть информированным перед допросом об этом праве;
- знать, в чем он обвиняется и получить копию постановлений о привлечении его к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, о применении меры пресечения, а также получить копию обвинительного заключения;
- давать показания по предъявленному ему обвинению;
- представлять доказательства;
- заявлять ходатайства, отводы;
- давать показания на своем родном языке или на языке, которым владеет;
- пользоваться услугами переводчика бесплатно;
- иметь защитника с момента задержания, в том числе бесплатного, в случаях и в порядке, предусмотренных Уголовным Процессуальным Кодексом;
- приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора, суда, судьи;
- участвовать в судебном разбирательстве об избрании в отношении его меры пресечения;

В случае необходимости участия переводчика в судебном разбирательстве, председательствующим разъясняются его права и обязанности<sup>2</sup>.

Обязанности переводчика:

- точно и полно переводить суду показания и заявления, участвующих в деле лиц, не владеющих языком, на котором ведется производство, а этим лицам переводить содержание показаний, заявлений и документов, оглашаемых в суде;

---

<sup>1</sup> Ст. 47 УПК РФ.

<sup>2</sup> Ст. 298 УПК РФ.

- переводить распоряжения председательствующего и решения суда, судьи.

Права переводчика:

- задавать вопросы участникам процесса с целью уточнения перевода;

- ознакомиться с протоколом судебного заседания и делать заявления по поводу правильности записи его перевода.

Переводчик предупреждается председательствующим об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод, о чем у него берется расписка, которая приобщается к протоколу судебного заседания.

В ходе судебного разбирательства председательствующим разъясняются права и обязанности и другим участникам процесса<sup>1</sup>:

- потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, свидетелям.

**г) Участники уголовного судопроизводства:**

Участники уголовного судопроизводства условно подразделяются на три группы. Это участники уголовного судопроизводства, осуществляющие уголовное преследование (прокурор, полномочия руководителя специализированного органа по борьбе с коррупцией, начальник следственного подразделения, следователь, орган дознания, начальник дознавательного подразделения и дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, частного обвинителя и гражданского истца), участники уголовного судопроизводства, защищающие свои или представительские права и

---

<sup>1</sup> Ст. 303-305, Гл. 33 УПК РТ.

интересы (подозреваемый, обвиняемый, законные представители потерпевшего, защитник, гражданский ответчик и его представители) и другие участники уголовного судопроизводства (свидетель, специалист, эксперт, переводчик, понятой).

Деятельность и положение народного заседателя регулируются Уголовно-процессуальным кодексом и другими законами Республики Таджикистан.

**Председательствующий** – судья, председательствующий на судебном заседании при коллегиальном рассмотрении дела, либо рассматривающий дело единолично.

Председательствующий руководит судебным заседанием, принимая все предусмотренные настоящим Кодексом меры для обеспечения прений, равенства прав сторон, которым суд, сохраняя объективность и беспристрастность, создает необходимые условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела. Председательствующий также обеспечивает соблюдение распорядка судебного заседания, разъясняет всем участникам судебного разбирательства их права и обязанности и порядок их осуществления. В случае возражения кого-либо из лиц, участвующих в судебном разбирательстве, против действий председательствующего эти возражения заносятся в протокол судебного заседания<sup>1</sup>.

**Народные заседатели** – это граждане Республики Таджикистан, избранные в установленном порядке для осуществления правосудия в судах первой инстанции.

Народные заседатели при осуществлении правосудия пользуются всеми правами судьи (ст.20 КЗ РТ «О судах РТ»).

---

<sup>1</sup> Ст. 276 УПК РТ.

**Секретарь судебного заседания**, в соответствии со ст. 278 УПК, проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном заседании, по поручению председательствующего осуществляет другие действия, предусмотренные УПК.

Секретарь судебного заседания ведет протокол судебного заседания. Он обязан полно и правильно излагать в протоколе действия и решения суда, а равно действия участников процесса, имевшие место в ходе заседания.

В случае разногласия с председательствующим по поводу содержания протокола, секретарь вправе приложить к протоколу свои замечания, подлежащие рассмотрению составом суда.

**Прокурором**, в соответствии со статьёй 6 УПК Республики Таджикистан являются Генеральный прокурор Республики Таджикистан, Главный военный прокурор, прокуроры Горно-Бадахшанской автономной области, области, города Душанбе, транспорта Таджикистана, их заместители, руководители управлений (отделов) и их заместители, старшие помощники и помощники Генерального прокурора, старшие прокуроры и прокуроры управлений (отделов), старшие помощники и помощники прокуроров Горно-Бадахшанской автономной области, области, города Душанбе, транспорта Таджикистана, старшие прокуроры и прокуроры отделов прокуратуры областей и приравненные к ним, прокуроров районов, городов, военных прокуроров гарнизонов, надзор исполнения законов в исправительных учреждениях, их заместители, старшие помощники и их помощники, старшие прокуроры-криминалисты и прокуроры-криминалисты, осуществляющие деятельность в пределах своей компетенции. В уголовном судопроизводстве прокурор является государственный обвинителем и отнесен к стороне обвинения.

Участие государственного обвинителя по уголовным делам обязательно. Это правило обусловлено тем, что прокурор обязан поддерживать обвинение в судебном заседании, а также имеет возможность отказаться от его поддержания, представлять доказательства вины подсудимого в совершении преступления.<sup>1</sup> Прокурор также дает заключения по возникающим во время судебного разбирательства вопросам, представляет суду свои соображения по поводу применения уголовного закона и меры наказания в отношении подсудимого.

По сложным и многоэпизодным делам государственное обвинение могут поддерживать несколько государственных обвинителей.

В случае невозможности участия государственного обвинителя на протяжении всего судебного разбирательства он может быть заменен.

Вступление государственного обвинителя в дело не влечет повторения действий, которые были к этому времени совершены в суде, но по ходатайству прокурора суд может предоставить ему время для ознакомления с материалами дела.

Государственный обвинитель, поддерживая обвинение, руководствуется требованиями закона и своим внутренним убеждением.

Государственный обвинитель участвует в исследовании доказательств, излагает суду свое мнение по существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим во время судебного разбирательства, представляет суду предложения о применении

---

<sup>1</sup> Общие условия судебного разбирательства / Пикалов И.А. Уголовный процесс Российской Федерации (краткий курс): Учебное пособие, 2005. // Allpravo.Ru - 2005.

уголовного закона и назначении подсудимому наказания.

Государственный обвинитель предъявляет или поддерживает предъявленный потерпевшим гражданский иск, если этого требует охрана государственных или общественных интересов или прав граждан.

Государственный обвинитель вправе изменить обвинение на более мягкое или полностью или частично отказаться от обвинения.

Отказ государственного обвинителя от обвинения, если от обвинения отказался также, потерпевший, является основанием для вынесения судом определения (постановления) о прекращении дела.

Если потерпевший не отказался от обвинения, суд продолжает разбирательство дела и решает вопрос о виновности или невиновности подсудимого в общем порядке.

**Подсудимый:** Разбирательство дела в заседании суда первой инстанции происходит при обязательном участии подсудимого, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 280 УПК РТ. При неявке подсудимого дело должно быть отложено.

Суд, судья вправе подвергнуть не явившегося без уважительных причин подсудимого приводу, а равно применить или изменить в отношении него меру пресечения.

При отказе подсудимого, содержащегося под стражей явиться в судебное заседание, суд, судья вправе рассмотреть дело в его отсутствие с обязательным участием защитника.

Разбирательство дела в отсутствие подсудимого может быть допущено как исключение лишь в случае, когда подсудимый находится за пределами Республики Таджикистан и уклоняется от явки в суд.

**Защитник** приглашается подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, их законными представителями, а также другими лицами по их поручению или с их согласия.

По просьбе подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и их представителя участие защитника обеспечивается дознавателем, следователем, прокурором или судом, судьей<sup>1</sup>.

Защитник подсудимого участвует в исследовании доказательств, излагает суду свое мнение по существу обвинения и его доказанности об обстоятельствах, смягчающих ответственность подсудимого или оправдывающих его, о мере наказания, а также по другим вопросам, возникающим в судебном разбирательстве.

При неявке защитника и невозможности его замены, разбирательство дела откладывается. В случае невозможности участия назначенного или избранного защитника на судебном заседании в период не менее 5 суток суд, судья имеют право предложить подсудимому пригласить другого защитника или принять меры по назначению защитника.

Вновь вступившему в дело защитнику предоставляется время, необходимое для подготовки к участию в судебном разбирательстве<sup>2</sup>.

**Потерпевшим** признается лицо, независимо от его возраста, психического и физического состояния, которому преступлением причинен физический, материальный, моральный вред, а также лицо, права и интересы которого поставлены под непосредственную угрозу покушением на преступление. Потерпевшим может быть признано

---

<sup>1</sup> Ст. 50 УПК РФ.

<sup>2</sup> Ст. 281 УПК РФ.

юридическое лицо, которому преступлением причинен моральный и материальный вред. В этом случае права и обязанности потерпевшего осуществляет представитель юридического лица. О признании физического или юридического лица потерпевшим, дознаватель, следователь и судья выносят постановление, а суд - определение, незамедлительно после установления события преступления и факта причинения преступлением вреда<sup>1</sup>.

Потерпевший или его представитель обязательно должны участвовать в разбирательстве дела в заседании суда первой инстанции.

При неявке потерпевшего суд решает вопрос о разбирательстве дела или отложения его в зависимости от того, возможны ли в отсутствие потерпевшего полное выяснение всех обстоятельств дела и защита его прав и законных интересов. Если на судебное заседание явился представитель потерпевшего, суд решает этот вопрос с учетом мнения представителя.

По ходатайству потерпевшего суд, судья могут освободить его от присутствия в судебном заседании, обязав явиться в определенное время для дачи показаний.

По делам частного обвинения неявка без уважительных причин потерпевшего на судебное заседание суда первой инстанции влечет прекращение рассмотрения дела, однако, по ходатайству подсудимого дело может быть рассмотрено по существу в отсутствие потерпевшего<sup>2</sup>.

Гражданским истцом признается физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что непосредственно преступлением ему причинен

---

<sup>1</sup> Ст. 42 УПК РФ.

<sup>2</sup> Ст. 282 УПК РФ.

имущественный ущерб, предъявившее требования о его возмещении.

О признании гражданским истцом дознаватель, следователь, прокурор и судья выносят постановление, а суд - определение<sup>1</sup>.

**Гражданский ответчик:** В качестве гражданского ответчика к участию в деле могут быть привлечены физические и юридические лица, которые в силу закона несут имущественную ответственность за вред, причиненный преступлением.

О привлечении лица в качестве гражданского ответчика дознаватель, следователь, прокурор и судья выносят постановление, а суд - определение<sup>2</sup>.

В судебном разбирательстве участвуют гражданский истец, гражданский ответчик или их представители.

При неявке гражданского истца или его представителя в суд первой инстанции гражданский иск может быть оставлен без рассмотрения.

Суд, судья вправе по ходатайству гражданского истца или его представителя рассмотреть гражданский иск в отсутствие гражданского истца.

Суд, судья рассматривает гражданский иск независимо от явки гражданского истца или его представителя, если иск поддерживает прокурор или, если суд признает это необходимым.

Неявка гражданского ответчика или его представителя не останавливает рассмотрения гражданского иска<sup>3</sup>.

**Свидетель:** В качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано лицо, которому могут

---

<sup>1</sup> Ст. 44 УПК РТ.

<sup>2</sup> Ст. 54 УПК РТ.

<sup>3</sup> Ст. 283 УПК РТ.

быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела<sup>1</sup>.

Вызов и допрос свидетелей осуществляются в специальном порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством.

**Переводчик:** Переводчиком является лицо, владеющее необходимыми для перевода языками и привлеченное для участия в следственных и судебных действиях в случаях, когда подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники либо потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик или их представители, а также свидетели и другие участники процесса не владеют языком, на котором ведется производство по делу, а равно для перевода письменных материалов.

Переводчик назначается постановлением дознавателя, следователя, прокурора, судьи и определением суда<sup>2</sup>.

**Специалист:** Специалистом является лицо, незаинтересованное в исходе уголовного дела, обладающее специальными знаниями, опытом и привлеченное для оказания содействия дознавателю, следователю, прокурору, суду, судье в выявлении или обнаружении доказательств, их обосновании, а также в применении технических средств<sup>3</sup>.

Вызванный в суд специалист участвует в судебном разбирательстве в порядке, предусмотренном УПК РТ<sup>4</sup>.

**Эксперт:** Специалист, который может дать заключение по своей специальности или комментировать то или иное ситуацию, важную в ходе судебного процесса

---

<sup>1</sup> Ст. 56 УПК РТ.

<sup>2</sup> Ст. 59 УПК РТ.

<sup>3</sup> Ст. 57 УПК РТ.

<sup>4</sup> Ст. 284 УПК РТ.

и определения истины. Например, в судебном процессе Верховного суда Цюриха по делу Гражданина России Виталия Калоева, обвиняемого в убийстве авиадиспетчера швейцарской компании "Скайгайд" Питера Нильсена, был вызван эксперт по обычаям и обрядам народов Кавказа. Так как суд подозревал, что мотивом убийства была «кровная» месть, а в данном случае убийство было бы преднамеренным и соответственно поменялся бы приговор (Решение Верховного суда Цюриха от 25 октября 2005 года)

Вызванный в суд эксперт участвует в судебном разбирательстве в порядке, предусмотренном УПК РТ<sup>1</sup>.

#### **д) Допрос участников судебного заседания:**

Уголовно-процессуальный кодекс РТ определяет статус председательствующего и народного заседателя в судебном заседании с позиции состязательных начал. Председательствующий руководит судебным заседанием, принимает меры по обеспечению состязательности и равноправия сторон, обеспечивает соблюдение распорядка судебного заседания, разъясняет участникам уголовного процесса их права и обязанности.

Исследуя вопрос об участии суда в процессе доказывания по уголовному делу, в том числе в производстве допроса и других судебных действий, необходимо определиться с его процессуальной функцией. Под функцией в уголовном процессе понимается основное направление деятельности соответствующего субъекта<sup>2</sup>, «то специальное назначение, роль участника судопроизводства, которое определено нормами закона и

---

<sup>1</sup> Ст. 58 и 319 УПК РТ.

<sup>2</sup> Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. В 2-х тт. Т.1. Общая часть. М., 1968. С. 188.

выражено в соответствующих направлениях уголовно-процессуальной деятельности»<sup>1</sup>.

Уголовно-процессуальный кодекс РТ (ст.8) и наука уголовного процесса определяет функцию суда в стадии судебного разбирательства как осуществление правосудия путем разрешения уголовного дела<sup>2</sup>. Состязательность сторон сбалансирован обязанностью судьи и народного заседателя при вынесении приговора установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовному делу, и теми полномочиями, которыми суд наделяется для осуществления этой цели.

Судья и народный заседатель является субъектом собрания, проверки и оценки доказательств, и они наделены такими полномочиями, которые значительным образом влияют на процесс доказывания и превращают их из пассивных арбитров в центральную фигуру судебного заседания.

В начале судебного заседания председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто является прокурором, общественным обвинителем, защитником, общественным защитником, а также секретарем, экспертом, переводчиком и специалистом, разъясняет подсудимому и другим участникам судебного разбирательства их право заявить отвод составу суда или кому-либо из судей, прокурору, секретарю, эксперту, переводчику и специалисту.

Статья 314 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Таджикистан предусматривает процесс допроса свидетелей, в соответствии с которым:

Свидетели допрашиваются порознь и в отсутствие еще не допрошенных свидетелей.

---

<sup>1</sup> Элькин П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Л.,1963. С.54.

<sup>2</sup> Полянский Н.Н. Очерк развития советской науки уголовного процесса. М., 1960. С. 115.

Перед допросом председательствующий устанавливает личность свидетеля, выясняет его отношение к подсудимому и потерпевшему, разъясняет гражданский долг и обязанность дать правдивые показания по делу, а также ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

У свидетеля берётся подписка о том, что ему разъяснены его обязанности и ответственность. Подписка приобщается к протоколу судебного заседания.

Свидетеля допрашивают обвинитель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, подсудимый и его защитник. Первой задает вопросы та сторона, по ходатайству которой этот свидетель был вызван в судебное заседание.

Председательствующий устраняет наводящие вопросы и вопросы, не имеющие отношения к делу. Суд, судья допрашивают свидетеля после допроса его сторонами.

Допрошенные свидетели остаются в зале судебного заседания и не могут покинуть его до окончания судебного следствия. Суд может разрешить допрошенным свидетелям удалиться из зала судебного заседания ранее окончания судебного следствия не иначе, как по заслушании мнений прокурора, общественного обвинителя, подсудимого, защитника, общественного защитника<sup>1</sup>.

Показания указанных выше лиц являются, как правило, наиболее многочисленными доказательствами по уголовному делу. Не существует, наверное, ни одного уголовного дела, в котором не было бы личных доказательств. Особая ценность показаний потерпевшего, свидетеля и подсудимого для судьи и народного заседателя заключается в том, что в них часто содержится основной массив доказательственного материала, на который в

---

<sup>1</sup> Статья 314 УПК РФ.

последующем будет ссылаться судья и народный заседатель при мотивировке своих выводов по делу.

Исходя из принципа непосредственности судебного разбирательства все указанные выше лица, присутствующие в судебном заседании, должны быть допрошены по всем вопросам, известным им по делу и относящимся к предмету доказывания, независимо от того, давали ли эти лица показания на предварительном расследовании, так как выводы судьи и народного заседателя в приговоре могут быть основаны только на тех доказательствах, которые были им непосредственно исследованы в судебном заседании.

Также, председательствующим рассматриваются вопросы относительно:

- Заявление и разрешение ходатайств<sup>1</sup>;
- Разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц<sup>2</sup>.

На сегодняшний день, не по всем рассматриваемым в судах уголовным делам обеспечивается активное участие народных заседателей в исследовании собранных по делу доказательств и в обсуждении вопросов, разрешаемых судом при постановлении приговора в соответствии со ст.333 УПК РТ. Всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела должно способствовать активное участие народных заседателей в исследовании доказательств и решении всех вопросов, возникающих при рассмотрении дела и постановлении приговора. Для этого председательствующий должен обеспечить народным заседателям возможность предварительного изучения всех материалов дела, которое будет рассматриваться с их участием, соответствующих правовых актов.

---

<sup>1</sup> Ст. 306 УПК РТ.

<sup>2</sup> Ст. 307 УПК РТ.

В ходе судебного следствия судья и народные заседатели собирают интересующие их сведения для проверки и оценки доказательств, используя свои права задавать вопросы подсудимому, свидетелю, потерпевшему, эксперту после их допроса сторонами.

Более того, нередко в ходе судебных допросов выявляется необходимость проведения других судебных действий: судебной экспертизы, следственного эксперимента, осмотра вещественных доказательств и др., и здесь суду принадлежит решающая роль в выявлении оснований для производства указанных действий. Так, например, часто встречаются случаи назначения следственного эксперимента, если у судьи или у народного заседателя возникают сомнения в том, мог ли на самом деле, исходя из своих физических или психических возможностей, свидетель или потерпевший непосредственно наблюдать (видеть, слышать и т.п.) и запомнить обстоятельства, интересующие суд. И чем активнее будет в таких случаях позиция судьи и народного заседателя, тем менее вероятен риск судебной ошибки, и более обоснован и последователен будет приговор по делу.

Председательствующий или народный заседатель вправе по собственной инициативе назначить судебную экспертизу (ст. 318-320 УПК РФ), они участвуют в исследовании вещественных доказательств, документов.

Основная задача председательствующего судьи и народного заседателя заключается в том, чтобы сделать окончательную оценку доказательств в их совокупности, предшествующая вынесению приговора по делу. В некоторых судах, не соблюдая должным образом предусмотренный ст. 277 УПК РФ принцип равенства прав участников судебного разбирательства по представлению доказательств и участию в их исследовании, заявлению отводов и ходатайств, выступлению в судебных прениях, а также на участие в рассмотрении всех иных вопросов, возникающих при судебном разбирательстве

дела, что приводит не только к ущемлению их прав, но и к одностороннему и неполному выяснению обстоятельств, установление которых могло иметь существенное значение при постановлении приговора. Нельзя не согласиться с А.Ф. Кони в том, что «суд не механизм и не отвлечение от жизни, а живой и восприимчивый организм, приходящий в самое непосредственное и богатое разнообразными последствиями соприкосновение с явлениями общежития. Он осуществляется судьей в общении с другими сотрудниками... На различных ступенях уголовного процесса, исследуя преступное дело и связывая с ним личность содеятеля, оценивая его вину и прилагая к ней меру уголовной кары, наблюдая, чтобы эта оценка была совершаема по правилам, установленным для гарантии как общества, так и подсудимого, судья призван прилагать все силы ума и совести, знания и опыта, чтобы постигнуть житейскую и юридическую правду дела»<sup>1</sup>.


Роль народных заседателей в производстве допросов чрезвычайно важна и не может быть сведена лишь к наблюдению за законностью проведения допроса сторонами. Участвуя в судебных действиях, судья или народный заседатель не оказывает помощь сторонам в доказывании своих доводов или опровержении доводов противоположной стороны, не выступает на стороне обвинения или защиты, а наоборот, идет к своей собственной, определенной законом цели – установлению обстоятельств дела и обоснованию своих выводов на основе исследованных доказательств.

Инициатива судьи и народного заседателя необходима еще и потому, что задача установления всех обстоятельств предмета доказывания лежит на них, и в случае если стороны или одна из сторон неспособна обосновать свою позицию по делу, привлечь для этого соответствующие доказательства, опровергнуть доводы

---

<sup>1</sup> Кони А.Ф. Собрание сочинений: В 8 т.- М., 1967. Т.4.

противоположной стороны. У судьи и народных заседателей должны быть самостоятельные средства доказывания<sup>1</sup>, иначе они будут заведомо брать на себя риск судебной ошибки ввиду недоработок и упущений сторон.



Очень важно отметить, что в ходе допроса действия судьи и народных заседателей направлены не только на собирание доказательств, но одновременно и на их проверку и оценку, так как в данном судебном действии эти элементы процесса доказывания неотделимы. Судья и народный заседатель, заслушивая показания потерпевшего, свидетеля, подсудимого, оценивают их с уже имеющейся на этот момент совокупностью доказательств, проверяют их с точки зрения достоверности

<sup>1</sup> Химичева Г.П. Принцип состязательности сторон и его роль в совершенствовании УПК РФ/Материалы Межд. Науч.-практ. Конф. М.,2004. С.94.

и относительности. Поэтому судья и народные заседатели не могут быть простыми наблюдателями, это не в интересах правосудия отдавать весь ход процесса «на откуп» сторонам, у них другие задачи и цели, к сожалению, они не всегда являются «помощниками суда в деле отыскания истины».

В ходе судебного разбирательства председательствующий и народные заседатели обязаны воздерживаться от высказывания любых оценок и выводов по существу рассматриваемого дела вплоть до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, исключив любые проявления предвзятости и необъективности.

#### **е) Обсуждение смягчающих и отягчающих обстоятельств дела:**

##### **Обстоятельства, смягчающие наказание:**

Статья 61 УК РТ устанавливает обстоятельства, смягчающие наказание. Анализ рассматриваемых обстоятельств показывает, что одни из них имеют значение лишь для назначения наказания, другие выступают в качестве признаков конкретного состава преступления, влияющих на квалификацию, а тем самым и на наказание в пределах санкции статьи закона.

В ч. 1. ст. 61 УК РТ содержится перечень обстоятельств, которые признаются смягчающими наказание.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, признаются:

- а) совершение преступления впервые;
- б) несовершеннолетие виновного;
- в) беременность;
- г) наличие малолетних детей у виновного;
- д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания;

е) совершение преступления в состоянии сильного душевного волнения, вызванного насилием, тяжким оскорблением и иными неправомерными действиями потерпевшего;

ж) совершение преступления при превышении пределов необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, при крайней необходимости, обоснованном риске, исполнении приказа или распоряжения;

з) совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения либо материальной, служебной или иной зависимости;

и) явка с повинной, чистосердечное раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, изобличению других участников преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления;

к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение или компенсация материального и морального вреда, причиненного преступлением, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

Согласно ч.2 ст.61 УК РТ: «Если обстоятельство, указанное в части первой настоящей статьи, предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно не может повторно учитываться как обстоятельство, смягчающее наказание».

В ч.3 ст.61 УК РТ установлено, что при назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих иные обстоятельства, не указанные в части первой настоящей статьи.

### **Обстоятельства, отягчающие наказание:**

В ст. 62 УК РТ содержатся обстоятельства, отягчающие наказание. Сопоставление этих обстоятельств

показывает, что некоторые из указанных в ст. 62 УК РФ обстоятельства получают конкретизацию в нормах Особенной части УК. Например, неоднократность совершения преступления, рецидив преступления (п. "а" ч.1 ст. 62 УК) служит обстоятельством, отягчающим наказание и влияет на квалификацию кражи(ст.244 УК РФ), мошенничества(ст.247 УК РФ), грабежа(ст.248 УК РФ), разбоя(ст.249 УК РФ). Рассмотрим каждое из указанных обстоятельств подробнее.

1) Обстоятельствами, отягчающими наказание, признаются:

а) повторность совершения преступления, рецидив, совершение преступлений в виде промысла;

б) причинение преступлением тяжких последствий;

в) совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной организации);

г) особо активная роль в совершении преступления;

д) привлечение к совершению преступления лиц, которые заведомо для виновного страдают болезненными психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также малолетних и несовершеннолетних лиц;

е) совершение преступления по мотиву местной национальной или религиозной вражды, религиозного фанатизма, мести за правомерные действия других лиц, а также с целью облегчить или скрыть другое преступление;

ж) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, несовершеннолетнего другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного;

з) совершение преступления в отношении лица в связи с выполнением им своего служебного или общественного долга или в отношении его близких родственников;

- и) совершение преступления лицом, нарушившим тем самым принятую присягу или профессиональную клятву;
- к) совершение преступления с особой жестокостью, издевательствами или мучениями потерпевшего;
- л) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, военной техники, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов либо общественно опасным способом;
- м) совершение преступления с использованием условий чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках;
- н) совершение преступления в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под воздействием психотропных и других одурманивающих веществ;
- о) совершение умышленного преступления в отношении родителей;
- п) совершение преступления из корыстных или иных низменных побуждений.

2) Суд вправе в зависимости от характера преступления не признавать отягчающими обстоятельства, указанные в пунктах "а", "н", "о".

3) Если обстоятельство, указанное в части первой настоящей статьи, предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, суд не может повторно учитывать его как обстоятельство, отягчающее наказание.

4) При назначении наказания суд не может признать отягчающими обстоятельства, не указанные в настоящем Кодексе.

### **ж) Прения сторон:**

**Судебные прения** - самостоятельная часть судебного разбирательства, в которой каждое из участвующих в деле лиц излагает свои итоговые мнения об обстоятельствах дела и предстоящих разрешению вопросах на основе доказательств, проверенных в ходе судебного следствия.<sup>1</sup>

Судебные прения - часть судебного разбирательства, в которой выступают его участники, со своих позиций подводя итоги судебного следствия. Они анализируют и оценивают исследованные в суде доказательства, представляют на рассмотрение суда свои соображения о доказанности или недоказанности обвинения, квалификации преступления, мере наказания подсудимому и вносят свои предложения по всем другим вопросам, решаемым судом. Выступление в судебных прениях является одним из способов защиты участниками судебного разбирательства своих или представляемых ими законных прав и интересов. Каждая из заинтересованных сторон обосновывает и отстаивает свою позицию по разрешаемому делу.

Содержание и порядок судебных прений описаны в ст. 328 действующего УПК РФ, в соответствии с которым:

После окончания судебного следствия суд, судья переходит к судебным прениям, которые состоят из речей обвинителя, потерпевшего или его представителя, гражданского истца и гражданского ответчика или их представителей, подсудимого, в случае отказа от защитника, и защитника. Последовательность выступлений участников судебных прений устанавливается судом по их предложениям, но во всех случаях первым выступает государственный или частный обвинители, которые, исходя из результатов судебного следствия, должны обосновать вывод о

---

<sup>1</sup> Уголовный процесс / Под ред. проф. Алексева. М.: Юрист, 1995. С. 367.

виновности подсудимого, квалификации содеянного им и изложить свое мнение о наказании, которое следует назначить, или имеют право отказаться от обвинения.

Участники судебных прений не вправе ссылаться на доказательства, которые не рассматривались в судебном заседании. При необходимости они могут предъявить суду для исследования новые доказательства и ходатайствовать о возобновлении судебного следствия.

Суд, судья не могут ограничить продолжительность прений сторон определенным временем, но председательствующий вправе останавливать участвующих в прениях лиц, если они касаются обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому делу.

После произнесения речей всеми участниками судебных прений каждый из них может выступить еще по одному разу с замечаниями (репликами) относительно сказанного в речах представителей сторон. Право последнего замечания принадлежит подсудимому или его защитнику.

Каждый участник судебных прений может представить суду в письменном виде предлагаемую ими формулировку решения по вопросам, указанным в абзацах первом-шестом части 1 статьи 335 УПК. Предлагаемая формулировка не имеет для суда, судьи обязательной силы.

**Субъекты судебных прений:** Не все участники судебного разбирательства являются субъектами судебных прений. Для государственного обвинителя и защитника-защитника участие в судебных прениях - обязанность.

Также должны быть соблюдены нормы, указанные в ст.245 УПК РФ, в соответствии с которой: - обвинитель, подсудимый, защитник, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их

представители в судебном разбирательстве пользуются равными правами по представлению доказательств, участию в исследовании доказательств и заявлению ходатайств.

Порядок судебных прений обеспечивает наиболее благоприятные условия для защиты прав и законных интересов подсудимого.

Закон предусматривает выступление в прениях сначала субъектов, осуществляющих обвинительную функцию: обвинителей, потерпевшего, гражданского истца или его представителя, а затем субъектов, деятельность которых направлена на защиту от обвинения: гражданского ответчика или его представителя, защитника или подсудимого. Это полностью соответствует логике доказывания, построенной на презумпции невиновности, исходя из которой обязанность доказывания обвинения лежит на тех, кто его выдвигает.

Как уже выше было отмечено, участникам судебных прений предъявляется требование, чтобы они в своих выступлениях не касались обстоятельств, не имеющих отношения к делу. При нарушении данного требования председательствующий вправе остановить их, хотя в принципе суд не может ограничивать продолжительность прений определенным временем (ст. 277 УПК РФ).

По содержанию судебные прения должны включать в себя ответы сторон на основные вопросы, которые подлежат разрешению судом при постановлении приговора.

После произнесения речей всеми участниками судебных прений они могут выступить еще по одному разу с репликой по поводу сказанного в речах. Право последней реплики всегда принадлежит защитнику и подсудимому.

**Прения сторон  
ст. 328 УПК**

**Порядок выступлений  
участников сторон**

1. Обвинитель;
2. Гражданский истец и его представитель;
3. Гражданский ответчик и его представитель;
4. Потерпевший и его Представитель;
5. Подсудимый и его защитник.

**Содержание  
выступлений прений  
сторон**

Участники прений сторон не вправе ссылаться на доказательства, которые не рассматривались в судебном заседании или признаны судом недопустимыми.

**3) Последнее слово подсудимого**

После окончания прений сторон председательствующий предоставляет подсудимому последнее слово. Никакие вопросы к подсудимому во время его последнего слова не допускаются. Суд, судья не могут ограничивать продолжительность последнего слова подсудимого определенным временем, но председательствующий вправе останавливать

подсудимого в случаях, когда он касается обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому делу<sup>1</sup>.

Статья 330 Уголовно-процессуального Кодекса РТ содержит правовое предписание о том, что если подсудимый в последнем слове сообщит о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, или заявит о необходимости предъявить суду для исследования новые доказательства, суд вправе возобновить судебное следствие. По окончании возобновленного судебного следствия суд вновь открывает прения сторон и предоставляет подсудимому последнее слово.

Заслушав последнее слово подсудимого, суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного заседания<sup>2</sup>.

## **ВЫНЕСЕНИЕ СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА:**

### **а) Тайна совещательной комнаты:**

Последняя стадия судебного рассмотрения дела — удаление суда в совещательную комнату для вынесения судебного приговора. Все происходящее за плотно закрытыми дверями покрыто завесой глубокой тайны.

**ТАЙНА СОВЕЩАНИЯ СУДЕЙ** - законодательная гарантия, позволяющая в уголовно-процессуальном праве выполнить важнейшее условие постановления, обоснованного и мотивированного судебного решения или приговора, гарантия принципа независимости судей и подчинения их только закону. Постановление судом приговора осуществляется в совещательной комнате. Во

---

<sup>1</sup> Ст. 329 УПК РТ.

<sup>2</sup> Ст. 331 УПК РТ.

время постановления приговора в этой комнате могут находиться лишь судья и народные заседатели, входящие в состав суда по данному уголовному делу. Присутствие иных лиц не допускается. (В совещательной комнате не могут находиться лица, не входящие в состав суда, - другие судьи, прокурор, адвокат или секретарь судебного заседания).

Нарушение тайны совещательной комнаты является весомым основанием для отмены постановленного судебного решения. Поэтому потерпевший и его представитель, подсудимый и его защитник должны быть заинтересованы в соблюдении тайны совещательной комнаты.

По окончании рабочего времени, а также в течение рабочего дня суд вправе сделать перерыв для отдыха с выходом из совещательной комнаты. Судьи не вправе разглашать суждения, имевшие место при обсуждении и постановлении приговора. Это средство обеспечения законности и обоснованности при вынесении приговора. Кроме того, тайна совещания судей - это необходимое условие для спокойного и делового обсуждения вопросов, которые необходимо разрешить при вынесении приговора; это инструмент выражения свободного мнения судей, участвующих в деле. Требование законодательства к тайне совещательной комнате относится ко всем без исключения судьям; они не вправе разглашать информацию, полученную в процессе обсуждения, порядок принятия решения и т.п. (ст.334 УПК РФ).

Тайна совещания судей гарантируется тем, что при постановлении решения (приговора) протокол не ведется, результаты голосования судей не указываются; решение (приговор) подписывается всем составом суда, включая и того судью, который оказался при голосовании в меньшинстве и заявил особое мнение при провозглашении приговора. Судьи не вправе разглашать суждения, высказывавшиеся во время совещания.

## **б) Обсуждение обстоятельств дела:**

Народные заседатели решают вопрос не только о факте преступления, но и о мере наказания, причем они имеют право уменьшить положенное в законе наказание по своему убеждению вплоть до условного или полного освобождения обвиняемого. В совещательной комнате, народные заседатели имеют равные права с судьей, и могут открыто выражать свои мнения по рассматриваемому делу.

При вынесении приговора суд в совещательной комнате разрешает следующие вопросы<sup>1</sup>:

- имеет ли место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый;
- доказано ли, что деяние совершил подсудимый;
- является ли это деяние преступлением и какой именно статьей уголовного закона оно предусмотрено;
- виновен ли подсудимый в совершении этого преступления и имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие его ответственность;
- подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление;
- какое наказание должно быть назначено подсудимому;
- в исправительном учреждении, какого вида и режима должен отбывать наказание осужденный к лишению свободы;
- подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере, а также подлежит ли возмещению имущественный вред, если гражданский иск не был предъявлен;
- как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации;

---

<sup>1</sup> Ст. 335 УПК РФ.

- как поступить с вещественными доказательствами;
- на кого и в каком размере должны быть возложены процессуальные издержки;
- должен ли суд лишить подсудимого специального или военного звания, а также орденов, медалей или почетного звания;
- о применении принудительных мер медицинского характера в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 98 Уголовного кодекса Республики Таджикистан;
- о мере пресечения в отношении подсудимого.

Если подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений, суд разрешает вопросы, указанные в абзацах первом-шестом части 1 настоящей статьи, по каждому преступлению в отдельности.

Если в совершении преступления обвиняются несколько подсудимых, суд разрешает эти вопросы в отношении каждого подсудимого в отдельности, определяя роль и степень его участия в совершенном деянии.

Также, судьей и народными заседателями обсуждается вопрос о вменяемости подсудимого.

В тех случаях, когда во время дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства возникал вопрос о вменяемости подсудимого, судья и народные заседатели обязаны при постановлении приговора еще раз обсудить этот вопрос. Признав, что подсудимый во время совершения деяния находился в невменяемом состоянии или после совершения преступления заболел душевной болезнью, лишаящей его возможности отдавать отчет в своих действиях или руководить ими, суд выносит определение в порядке главы 45 «Производство по делам о применении принудительных мер медицинского характера» УПК РТ.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ст.336 УПК РТ.

Судьей и народными заседателями также обсуждаются вопросы, связанные с возобновлением судебного следствия или направления уголовного дела для производства дополнительного расследования.

Если во время обсуждения в совещательной комнате вопросов, указанных в статьях 335-336 УПК, судья и народные заседатели признают необходимыми выяснить какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела, то он возобновляет судебное следствие. По окончании судебного следствия суд вновь открывает судебные прения и заслушивает последнее слово подсудимого<sup>1</sup>.

### **в) Процесс голосования:**

Народные заседатели решают вопрос не только о факте преступления, но и о мере наказания, причем они имеют право уменьшить положенное в законе наказание по своему убеждению вплоть до условного или полного освобождения обвиняемого. В совещательной комнате, народные заседатели имеют равные права с судьей, и могут открыто выражать свои мнения по рассматриваемому делу.

Постановлению приговора предшествует совещание судей. Председательствующий ставит на разрешение судьи и народных заседателей вопросы в порядке, указанном в статье 335 (Вопросы, разрешаемые судом при вынесении приговора) Уголовно-Процессуального Кодекса. Каждый вопрос должен быть поставлен в такой форме, чтобы на него мог быть дан либо утвердительный, либо отрицательный ответ.

При коллегиальном рассмотрении дела вынесению приговора предшествует совещание судей. Председательствующий ставит на разрешение вопросы в порядке, указанном в статье 335 УПК.

---

<sup>1</sup> Ст. 330 УПК РТ.

При разрешении каждого вопроса никто из судей не вправе воздержаться от голосования. Все вопросы решаются простым большинством голосов. Председательствующий подает свой голос последним.

Судья, оставшийся в меньшинстве, имеет право выразить свою мысль относительно выносимого приговора в письменной форме, которая приобщается к приговору и не должна оглашаться в зале судебного заседания<sup>1</sup>.

При вынесении приговора заключительное слово председательствующего отменяется. Он дает только заключение о мерах наказания, предусмотренных законом. В совещании народных заседателей председатель участвует с правом совещательного голоса.

В случае, если оба народных заседателей приходят к одному выводу, а судья к другому, приговор будет вынесен в соответствии с мнениями народных заседателей. А председательствующий должен будет написать свое мнение отдельно и приобщить его к делу. В любом случае, приговор должен быть принят и подписан со стороны судьи (ч. 2 ст. 341 УПК РФ).

### **г) Подготовка и вынесение приговора:**

Постановление приговора является заключительной и решающей частью судебного разбирательства.

**Приговор** - это решение, вынесенное судом в судебном заседании по вопросу о виновности или невиновности подсудимого и о применении или неприменении к нему меры наказания.

Приговор является процессуальным актом, в котором, в наиболее полной форме реализуется процессуальная функция суда — функция разрешения уголовного дела. В соответствии с законом приговор должен содержать решения по ряду вопросов.

---

<sup>1</sup> Ст. 337 УПК РФ.

Уголовно-процессуальный Кодекс обязывает суд при постановлении приговора разрешить следующие вопросы<sup>1</sup>:

- имеет ли место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый;
- доказано ли, что деяние совершил подсудимый;
- является ли это деяние преступлением и какой именно статьей уголовного закона оно предусмотрено;
- виновен ли подсудимый в совершении этого преступления и имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие его ответственность;
- подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление;
- какое наказание должно быть назначено подсудимому;
- в исправительном учреждении, какого вида и режима должен отбывать наказание осужденный к лишению свободы;
- подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере, а также подлежит ли возмещению имущественный вред, если гражданский иск не был предъявлен;
- как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации;
- как поступить с вещественными доказательствами;
- на кого и в каком размере должны быть возложены процессуальные издержки;
- должен ли суд лишить подсудимого специального или военного звания, а также орденов, медалей или почетного звания;
- о применении принудительных мер медицинского характера в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 98 Уголовного кодекса Республики Таджикистан;
- о мере пресечения в отношении подсудимого.

---

<sup>1</sup> Ст. 335 УПК РТ.

**Обвинительный приговор** постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных доказательств и не может быть основан на предположениях. Обвинительный приговор не может основываться на предположении<sup>1</sup>.

Вынося обвинительный приговор с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным, суд должен точно определить его вид, размер и начало исчисления срока отбывания.

Суд выносит обвинительный приговор с назначением наказания и освобождением от его отбывания в случаях, если к моменту вынесения приговора:

- издан акт амнистии, освобождающий от применения наказания, назначенного осужденному данным приговором;
- время нахождения подсудимого под стражей по данному делу, с учетом правил зачета предварительного заключения, установленных статьей 70 Уголовного кодекса Республики Таджикистан включает наказание, назначенное судом.

Суд выносит обвинительный приговор без назначения наказания в случаях, если к моменту его вынесения:

- истек срок давности привлечения лица к уголовной ответственности за данное преступление;
- наступила смерть подсудимого.

**Оправдательный приговор** в соответствии со статьей 340 УПК РТ постановляется при наличии одного из следующих оснований:

---

<sup>1</sup> Ст. 339 УПК РТ.

- отсутствует событие преступления;
- в деянии подсудимого нет состава преступления;
- не доказано участие подсудимого в совершении преступления.

Оправдание по любому из перечисленных оснований означает признание невинности подсудимого и влечет за собой его полную реабилитацию.

Если при вынесении оправдательного приговора за недоказанностью участия подсудимого в совершении преступления лицо, совершившее это преступление, остается невыясненным, суд по вступлении приговора в законную силу направляет дело прокурору для принятия мер к установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

### **Структура и содержание приговора:**

Составление приговора: После разрешения ряда вопросов, обязывающих суд к своему рассмотрению при постановлении приговора, начинается процесс составления приговора. Он излагается на языке, на котором происходило судебное разбирательство, и состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резюмирующей частей<sup>1</sup>.

Вводная часть приговора содержит реквизиты этого правоприменительного акта, из которых должно быть ясно, кем, в каких условиях и в отношении кого постановлен данный приговор. Во вводной части указывается<sup>2</sup>:

- вынесение приговора именем Республики Таджикистан;
- время и место вынесения приговора;

---

<sup>1</sup> Ч. 1 ст. 341 УПК РТ.

<sup>2</sup> Ст. 342 УПК РТ

- наименование суда, вынесенного приговор, состав суда, секретарь судебного заседания, обвинитель, защитник;

- имя, отчество и фамилия подсудимого, год, месяц, день и место его рождения, место жительства, место работы, занятие, образование, семейное положение и иные сведения о личности подсудимого, имеющие значение для дела;

Суд не вправе указывать среди данных о личности подсудимого сведения о снятых или погашенных судимостях.

Во вводной части отмечается также, в открытом или закрытом судебном заседании рассмотрено дело.

В описательной части приговора суд излагает то, что он считает установленным в результате судебного разбирательства, и приводит мотивировку своих решений по делу. Содержание описательной части обвинительного и оправдательного приговоров различно.

Согласно ст. 343 Уголовно-процессуального Кодекса описательная часть обвинительного приговора включает в себя следующие положения:

Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления. В приговоре приводятся доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства. Указываются обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, а в случае признания части обвинения необоснованной или установления неправильной квалификации преступления - основания и мотивы изменения обвинения.

Суд обязан также приводить мотивы решения всех вопросов, относящихся к назначению уголовного наказания, освобождению от него или от его отбывания, применению иных мер воздействия.

В описательно-мотивировочной части содержатся обоснования принятых решений по вопросам, указанным в статье 335 (Вопросы, разрешаемые судом при вынесении приговора) Уголовно-процессуального Кодекса.

Формулировка обвинения излагается отдельно в отношении каждого из предъявленных обвинений. Должны быть описаны все эпизоды преступного деяния. Если рассматривается дело в отношении нескольких подсудимых, формулировка обвинения излагается таким образом, чтобы были обрисованы действия каждого из соучастников. Формулировка обвинения в приговоре должна включать только те обстоятельства, которые нашли подтверждение в ходе судебного разбирательства. За формулировкой обвинения следует изложение рассмотренных судом доказательств. Оно начинается с констатации отношения подсудимого к обвинению: указывается, признает ли он себя виновным (полностью или частично) либо отрицает вину.

Далее раскрывается содержание показаний подсудимого, включая и его доводы в опровержение своей вины. Затем следует анализ доказательств, которые подтверждают или опровергают позицию подсудимого.

Обосновав доказанность обвинения, суд приводит квалификацию преступления и мотивирует ее. Суд обязан привести и мотивы изменения прежней квалификации, если оно произведено судом.

В обвинительном приговоре должны быть далее мотивированы решения, связанные с назначением наказания. Определяя меру наказания, суд должен обосновать ссылкой на конкретные фактические данные свою оценку характера и степени общественной опасности

преступления, личности подсудимого, а также привести обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Закон предписывает суду также мотивировать назначение наказания в виде лишения свободы, если санкция уголовного закона предусматривает и другие наказания, не связанные с лишением свободы; применение условного осуждения; назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного уголовным законом за данное преступление; переход к другому, более мягкому наказанию.

Резолютивная часть обвинительного приговора включает в себя формулировки решений суда по всем обсуждаемым вопросам. Ее содержание определено ст. 344 УПК.

- фамилия, имя и отчество подсудимого;
- решение о признании подсудимого виновным в совершении преступления;
- статья уголовного закона, по которой подсудимый признан виновным;
- вид и размер наказания, назначенного подсудимому за каждое преступление, в совершении которого он признан виновным;
- окончательная мера наказания, подлежащая отбытию на основании статей 67, 68 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (следует сослаться не только на статью, но и на пункт и часть статьи Уголовного Кодекса);
- вид и режим исправительного учреждения, в котором должен отбывать наказание осужденный к лишению свободы;
- длительность испытательного срока при условном осуждении и обязанности, которые возлагаются на осужденного;
- решение о назначении дополнительного наказания;
- решение о зачете времени предварительного заключения под стражу, если подсудимый до

постановления приговора был задержан или к нему применялись меры пресечения в виде содержания под стражей, домашнего ареста или он помещался в психиатрическое учреждение;

- решение о мере пресечения в отношении подсудимого до вступления приговора в законную силу.

Если подсудимому предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного закона, то в резолютивной части приговора должно быть точно указано, по каким из них подсудимый оправдан и по каким осужден.

В случае освобождения подсудимого от отбывания наказания или вынесения приговора без назначения наказания, об этом указывается в резолютивной части приговора.

В описательно-мотивировочной части оправдательного приговора излагаются<sup>1</sup>:

- сущность предъявленного обвинения, обстоятельства дела, установленные судом;

- доказательства, послужившие основанием для оправдания подсудимого;

- мотивы, в соответствии с которыми доказательства, предъявленные обвинением, отвергаются;

- мотивы решения в отношении гражданского иска.

Резолютивная часть оправдательного приговора включает в себя формулировки решений суда по всем обсуждаемым вопросам. Ее содержание определено ст. 346 Уголовно-процессуального Кодекса.

- фамилия, имя и отчество подсудимого;

- решение о признании подсудимого невиновным, и о его оправдании;

- основания оправдания;

---

<sup>1</sup> Ст. 345 УПК РФ.

- решение об отмене меры пресечения, если она была избрана;

- решение об отмене обеспечения конфискации имущества, если такие меры были приняты;

В резолютивной части как обвинительного, так и оправдательного приговора, кроме вопросов, перечисленных в статьях 344 и 346 Уголовно-процессуального Кодекса, должны содержаться:

- решение по предъявленному гражданскому иску;

- решение вопроса о вещественных доказательствах;

- решение о распределении процессуальных издержек;

- разъяснение порядка и срока кассационного обжалования или опротестования приговора.

Отсутствие в резолютивной части обвинительного приговора указания на уголовный закон, по которому подсудимый признан виновным, влечет отмену приговора. При таких обстоятельствах судебные постановления подлежат отмене, а дело – направлению на новое судебное рассмотрение.

После подписания приговора суд возвращается в зал судебного заседания, и председательствующий либо народный заседатель провозглашает приговор. Все присутствующие в зале судебного заседания, не исключая состав суда, выслушивают приговор стоя<sup>1</sup>.

Если приговор изложен на языке, которым подсудимый не владеет, то вслед за провозглашением приговора он должен быть прочитан переводчиком в переводе на родной язык подсудимого или другой язык, которым он владеет.

При оправдании подсудимого, а также при вынесении обвинительного приговора с освобождением от отбывания наказания, или без назначения наказания, или с осуждением условно, или с осуждением к наказанию, не связанному с лишением свободы,

---

<sup>1</sup> Ч. 1 ст. 348 УПК РФ.

подсудимый, находящийся под стражей, подлежит немедленному освобождению в зале суда<sup>1</sup>.

Не позднее пяти суток после провозглашения приговора копия приговора должна быть вручена осужденному или оправданному. В этот же срок копия приговора вручается защитнику, обвинителю, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям по просьбе указанных лиц<sup>2</sup>.

#### **д) НЕДОПУСТИМОСТЬ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРОДНОГО ЗАСЕДАТЕЛЯ**

Согласно статье 87 Конституции Республики Таджикистан судьи в своей деятельности независимы и подчиняются только Конституции Республики Таджикистан и закону.

Вмешательство в их деятельность запрещается.

Одной из основных гарантий обеспечения независимости судей при осуществлении правосудия является закрепленный Конституцией Республики Таджикистан принцип разделения власти, в соответствии с которым судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной власти.

Вопрос укрепления судебной власти и повышения статуса суда и народных заседателей в обществе постоянно находится в центре внимания руководства государства. В гражданском обществе судебная власть является реальным гарантом защиты прав и свобод человека и гражданина и играет определяющую роль в укреплении законности и формирования демократического и правового общества.

---

<sup>1</sup> Ст. 349 УПК РТ.

<sup>2</sup> Сю 350 УПК РТ.

В связи с выполнением этой работы, прежде всего возникает необходимость в обеспечении реальной независимости судей и народных заседателей и их свободной и эффективной деятельности.

Судебная власть, являясь независимой, действует от имени государства через суды. Судебная власть защищает права и свободы человека и гражданина, интересы государства, организаций и учреждений, законность и справедливость. Таким образом, судьи и народные заседатели, будучи независимыми, при осуществлении справедливости действуют от имени государства, и подчиняются только закону.

Гарантии независимости судей и народных заседателей, включая меры их правовой защиты материального и социального обеспечения, предусмотренные настоящим Конституционным Законом, распространяются на всех судей и народных заседателей Республики Таджикистан и не могут быть отменены или снижены иными нормативно – правовыми актами Республики Таджикистан.

Важная роль в обеспечении верховенства Закона Республики Таджикистан, как в правовом и демократическом государстве, принадлежит именно судебной власти. Независимость и подчинение только закону как решающая характеристика, как конституционный принцип присущи именно судебной власти.

Актуальнее становится провозглашенный в Конституции принцип, согласно которому правосудие осуществляется только судом. Это ставит суд и народных заседателей на высшую ступень системы правопорядка и законности, - защиты индивидуальных и коллективных прав и свобод.

В соответствии со статьей 7 Конституционного Закона Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан»:

«Незаконное воздействие на судью и народных заседателей, участвующих в осуществлении правосудия, с целью воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному рассмотрению конкретного дела, либо добиться вынесения незаконного судебного акта, влечет ответственность в соответствии с Законом Республики Таджикистан».

В статье 2 Положения «О народных заседателях» говорится:

«Народные заседатели в своей деятельности по осуществлению правосудия независимы и подчиняются только Конституции и законам Республики Таджикистан. Вмешательство в их деятельность запрещается.

Воздействие на народных заседателей с целью воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному рассмотрению конкретного дела, либо повлиять на вынесение незаконного судебного акта влечет установленную законом Республики Таджикистан ответственность».

В Уголовном Кодексе Республики Таджикистан предусмотрены меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших вмешательство в деятельность судей и народных заседателей. Эти нормы предусмотрены в Разделе XII, Главы 32, статьях 345, 349, 355 и 356 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан.

Статья 345 под названием «Воспрепятствование осуществлению правосудия, производство дознания и предварительного следствия», гласит:

1) Вмешательство, в какой бы то ни было форме, в деятельность суда в целях воспрепятствование осуществлению правосудия,

- наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи показателей для расчетов или исправительными работами до двух лет, либо лишением свободы сроком до двух лет.

2) Вмешательство, в какой бы то ни было форме, в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, с целью воспрепятствования всестороннему, полному и объективному дознанию или предварительному следствию дела,

- наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи показателей для расчетов или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы сроком до двух лет.

3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения,

- наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Также к ответственности могут быть привлечены и те лица, которые проявили неуважение к суду и народным заседателям. Меры наказания за совершение данных деяний предусмотрены в статье 355 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан:

1) Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства,

- наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов или штрафом в размере до пятисот показателей для расчетов;

2) Оскорбление судьи, заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия,

- наказывается исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на тот же срок.

Также, в статье 356 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан предусмотрены меры наказания за следующие действия: «Угроза или насилие в связи с осуществлением правосудия или производством дознания либо предварительного следствия»:

1) Угроза убийством, причинением вреда здоровью, повреждением или уничтожением имущества в отношении судьи, народного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, адвоката, эксперта, переводчика, судебного пристава или секретаря суда, судебного исполнителя, а равно их близких в связи с производством дознания, предварительного следствия, рассмотрением дел или материалов в суде либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта,

- наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи показателей для расчетов или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.

2) Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, к лицам, указанным в части первой настоящей статьи, в связи с производством дознания, предварительного следствия, рассмотрения дела или материалов в суде либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта,

- наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

3) Деяния, предусмотренные в части первой или второй настоящей статьи, с применением насилия опасного для жизни и здоровья,

- наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Также, в соответствии со статьей 17 Уголовного Процессуального Кодекса РТ:

«Судьи в своей деятельности независимы и подчиняются только Конституции и закону.

Вмешательство в деятельность судей запрещается».

Судьи и народные заседатели разрешают уголовные дела на основе закона, в соответствии с демократическим

правосознанием, в условиях, исключаяющих постороннее воздействие на них.

## **6. ОБРАЩЕНИЕ ВНИМАНИЯ НА ПЫТКИ:**

### **Что такое пытки?**

Пытки являются серьезным нарушением прав человека и строго запрещены международным правом. Так как применение пыток нарушает фундаментальные гражданские и политические права и свободы.

Международное право запрещает пытки и другие формы бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, которые не могут применяться ни при каких условиях.

В Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания<sup>1</sup> пытки определены как:

«Любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия» (Статья 1).

---

<sup>1</sup> Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. - Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года. Вступление в силу: 26 июня 1987 года.

На сегодняшний день, пытки нередко становятся неотъемлемой частью государственной политики безопасности и инструментом подавления инакомыслия и используются для получения сведений, признания, а также с целью наказания, запугивания и устрашения. Пытки унижают жертву, а палача делают бесчеловечным. В наши дни применяются как архаичные орудия пыток (кнут, дубинка, тиски), так и современные технологии (электрический ток, изошренные методы психологического воздействия, галлюциногены, медицинские препараты, вызывающие мышечные спазмы и паралич). Жертв пыток избивают, жгут, насилуют, душат, запугивают, имитируют их казнь. Международные нормы в области прав человека не только регулируют поведение государственных органов и определяют границы государственной власти, но и налагают на власти обязательства по недопущению нарушений прав человека другими субъектами. Если государство не выполняет эти обязательства, оно в равной мере несет ответственность за такие злоупотребления.

#### **а) Привлечение к ответственности за применение пыток – по международным документам:**

К наиболее важным международно-правовым актам, направленным на противодействие нарушениям прав и свобод человека, в том числе пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания относятся:

- ✓ **Минимальные стандартные правила обращения с заключенными** (принятые 30 августа 1955 г. на 1 Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями), содержащие нормы, которые призваны удовлетворить физиологические и социальные потребности человека (требования к помещениям, питанию,

медобслуживанию и т.д.) и обеспечить безопасность осужденных (меры, принимаемые администрацией учреждений для защиты осужденных от оскорблений и унижений при перемещении (ст.45); учет совместимости осужденных при размещении в спальных помещениях, а также организация постоянного надзора за осужденными ночью (ст.9); недопущение усугубления страданий осужденных, за исключением случаев, когда этого требуют соображения дисциплины, или интересы общественной безопасности (ст.57);

✓ **Защита от произвольного ареста и задержания** изложена в резолюции 2 (XVII) от 14 марта 1961 года, где было дано правовое понятие «запрещение применения пытки к арестованным или содержащимся под стражей лицам» и говорится, что "Ни один арестованный или содержащийся под стражей не должен подвергаться физическому или психическому принуждению, пыткам, насилию, угрозам или влиянию какого-то ни было рода, обману, хитростям, обманчивым внушениям, продолжительным допросам, гипнозу, воздействию наркотиков или любых других средств, способных нарушить или ослабить свободу его действий или решений, его память или его способность суждения. Любое заявление его, вызванное применением какого-либо из упомянутых выше запрещенных методов, а также любое полученное таким образом доказательство не должно допускаться в качестве доказательства против него на любой стадии производства дела...";

✓ **Европейские правила тюремного заключения** (приняты Комитетом министров Европейского совета в 1973 году), который основан на примерах человеческого достоинства и устанавливает рамки

минимальных норм, необходимых человеку, лишенному свободы, для полноценной жизни;

- ✓ **Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания** (принята Резолюцией 3452 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1975 года), которая состоит из 12-и статей и в статье 1 «пытка» определяется как означающая «любое действие, посредством которого человеку намеренно причиняется сильная боль или страдание, физическое или умственное, со стороны официального лица или по его подстрекательству с целью получения от него информации или признаний, наказания за действия, которые он совершил или в совершении которых подозревается, или запугивания его или других лиц»;
- ✓ **Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме** (принят Резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года), который устанавливает 39 принципов защиты всех лиц, подвергающихся задержанию или заключению в какой бы то ни было форме; определяет перечень человеческих прав, подлежащих обеспечению вне зависимости от правового положения индивида; устанавливает, что государствам следует запрещать в законодательном порядке любые действия, противоречащие правам и обязанностям, содержащимся в настоящих принципах;
- ✓ **Документ Копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению СБСЕ (1990 г.)**, который закрепил общее для государств правило о том, что государство, его должностные лица, согласно международных стандартов, несут обязанность действовать с учетом того, что

сохранение и гарантия жизни и безопасности любого лица, будут единственным критерием при применении наказания;

- ✓ **Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка** (принят на 34-й сессии Генеральной Ассамблеей ООН, резолюция 34/169 от 17 декабря 1979 г.), который предусматривает, что «ни одно должностное лицо несмотря ни на какие обстоятельства не вправе применять либо оправдать применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (ст.5); их обязанность по защите человеческих прав осужденного и его человеческого достоинства (ст.2); обеспечение охраны здоровья правонарушителей (ст.6);
- ✓ **Принципы медицинской этики** (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 37/194 от 18 декабря 1982 года), которые относятся к роли работников здравоохранения, в особенности врачей, к защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;
- ✓ **Конвенция против пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих их достоинство видов обращения и наказания** (1984 г.), в которой раскрыто правовое понятие «пытка» (ст.1) и говорится, что «никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угрозы войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток».

**б) Привлечение к ответственности за применение пыток – по национальному законодательству:**

В соответствии со статьей 5 Конституции Республики Таджикистан:

«Человек, его права и свободы провозглашены высшей ценностью.

Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права человека неприкосновенны.

Права и свободы человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государством».

В статье 18 Конституции Республики Таджикистан предусмотрено, что «Неприкосновенность личности гарантируется государством. Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокости и бесчеловечному обращению. Принудительные медицинские и научные эксперименты над человеком запрещаются».

**Статья 143(1). Пытки ((ЗРТ от 16.04.2012г.№808)**

1) Умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное лицом, производящим дознание или предварительное следствие, или иным должностным лицом либо с их подстрекательства, или с молчаливого согласия либо с их ведома другим лицом с целью получить от пытаемого или третьего лица сведения или признания или наказать его за действие, которое совершило оно или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо или по другой причине, основанной на дискриминации любого характера, - наказывается штрафом в размере от трехсот шестидесяти пяти до девятисот двенадцати показателей для расчетов или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2) То же деяние, если оно совершено:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, или лица, заведомо несовершеннолетнего, либо инвалида;

г) с причинением средней тяжести вреда здоровью,

- наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.

3) Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они:

а) совершены с причинением тяжкого вреда здоровью;

б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия,

- наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет (ЗРТ от 16.04.2012г..№808).

В уголовно-правовой практике Республики Таджикистан имеют место различные разновидности пыток. В уголовном законодательстве страны, кроме статья 143 (1), имеются ряд статей, содержащих отдельные элементы пыток.

К содержащим отдельные элементы пытки можно отнести: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ст.110); «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» (ст.111); «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (ст.112); «Побой» (ст.116); «Истязание» (ст.117); Особо следует отметить статью 354 УК Республики Таджикистан «Принуждение к

даче показаний лицом, производящим предварительное следствие или осуществляющим правосудие», в которой уголовно наказуемым признается принуждение подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта к даче заключения путем угрозы, шантажа, или иных незаконных действий, лицом, производящим предварительное следствие или осуществляющим правосудие.

Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Таджикистан, также содержит статьи, запрещающие применения насилия и пыток, при добывании показаний.

Никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам и другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению<sup>1</sup>.

Доказательства признаются недопустимыми, если они получены с нарушениями требований настоящего Кодекса, путем лишения или стеснения гарантированных законом прав участников уголовного процесса, нарушением порядка сбора доказательств или иных правил уголовного процесса при досудебном расследовании или судебном разбирательстве дела, повлияли или могли повлиять на достоверность полученных фактических данных, в том числе с:

- применением пыток, жестокого обращения, насилия, угроз, обмана или иных, незаконных деяний;
- использованием заблуждения, возникшего вследствие неразъяснения, неполного или неправильного разъяснения прав и обязанностей участника уголовного процесса;
- проведением процессуального действия лицом, не имеющим права осуществлять производство по данному уголовному делу;

---

<sup>1</sup> Ч. 2 ст. 10 УПК РТ.

- проведением процессуального действия с участием лица, подлежащего отводу;
- существенным нарушением порядка проведения процессуального действия;
- получением данных от неизвестного источника либо от источника, который не может быть установлен в уголовном процессе;
- применением в ходе доказывания методов, противоречащих современным научным знаниям.<sup>1</sup>

При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц<sup>2</sup>.

## **ИШТИРОКИ МАШВАРАТЧИЁНИ ХАЛҚИ ДАР ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОЕ, КИ БА ИҶРОИ ЧАЗО ВОБАСТААСТ:**

### **а) Шартан пеш аз мӯҳлат аз адои чазо озод кардан**

Ҳангоми ҳал кардани масъалаи мазкур, дар назар доштан зарур аст, пеш аз мӯҳлат аз адои чазо озод кардан дар асоси моддаҳои 76 КҶ, 392 КМҶ, 208 КИҶҶ ҳаллу фасл карда мешавад.

Мувофиқи моддаи 76 КҶ, шартан пеш аз мӯҳлат аз адои чазо озод кардан маънои онро дорад, ки шахсе, ки нисбати ӯ чазо дар намуди:

- Маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишиоли мансабҳои муайян ё машиул шудан бо фаъолияти муайян;
- Корҳои ислоҳӣ;
- Маҳдуд кардан дар хидмати ҳарбӣ;

---

<sup>1</sup> Ч.1 ст. 88<sup>1</sup> УПК РТ.

<sup>2</sup> Ч. 4 ст. 171 УПК РТ.

- Маҳдуд кардани озодӣ;
- Маҳрум сохтан аз озодӣ;
- Нигоҳ доштан дар қисми ҳарбии интизомӣ тайин карда шудаасту яке аз ин ҷазоҳоро адо карда истода;
- Рафтори намунавӣ;
- Ба меҳнат муносибати софдилона дошта;
- Ислоҳ шуданаширо нишон дода бошад.

Аз ҷониби суд шартан, пеш аз мӯҳлат, аз адои минбаъдаи ҷазо озод кардан мумкин аст.

Тавре аз мафҳуми қонун дида мешавад, барои татбиқ кардани шартан пеш аз мӯҳлат аз адои ҷазо озод кардан, қонунгузор шартҳоро, аз қабили рафтори намунавӣ, ба меҳнат муносибати софдилона доштани маҳкумшуда ва ислоҳшавиашро собит карданро тақозо намудааст. Бинобар ҳамин, дар мавриди баррасии масъалаи мазкур, бо пуррагӣ мавриди санҷиш ва таҳқиқ қарор гирифтани ин шартҳо зарур аст.

Ба ҷайр аз ин омилҳо, бояд категорияи ҷинояти содиргардида, ки мафҳуми онҳо дар моддаи 18 КҶ пешбинӣ шудааст, низ муайян карда шавад. Зеро аниқ кардани ҳолати мазкур ба санҷидани шarti дигари муқарраркардани қонун алоқамандӣ дорад. Яъне, қонунгузор, татбиқ кардани шартан пеш аз мӯҳлат аз адои ҷазо озод карданро танҳо пас аз воқеъан адо кардани қисми муайяннамудаи қонун, бо назардошти категорияи ҷиноятӣ содиркарда, имконпазир донистааст.

Масалан:

- Агар шахс барои содир кардани ҷинояти начандон вазнин ё Дараҷаи миёна маҳкум шуда бошад, шартан пеш аз мӯҳлат аз адои ҷазо озод кардан пас аз адои на камтар аз нисфи ҷазои тайингардида, татбиқ шуданаш мумкин аст,

- Барои ҷинояти вазнин бошад, қонунгузор адо кардани на камтар аз се ду қисми ҷазои тайиншударо зарур доништааст,

- Дар ҳолате, ки шахс барои ҷинояти махсусан вазнин маҳкум шуда бошад, дар ин маврид, пас аз адо гардидани на камтар аз чор се қиссаи ҷазои тайиншуда, масъалаи шартан пеш аз мӯҳлат аз адои ҷазо озод муҳокима кардан мумкин аст.

Ҳангоми татбиқ намудани шартан пеш аз меҳнат аз адои ҷазо озод кардан, мӯҳлати ҷазои воқеъан адокардаи маҳкумшуда дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ бояд аз шаш моҳ кам набошад.

Аз сабаби он, ки категорияи ҷиноят барои ҳалли масъалаи шартан пеш аз мӯҳлат аз адокунии ҷазо озод кардан аҳамият дорад, дониستاني ин мафҳуми ҳуқуқӣ ба манфиати кор хоҳад буд.

Мутобиқи қонуни ҷиноятӣ, кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ, ки ҷиноятро ташкил мекунад, бо назардошти хусусияту Дараҷаи хавфи барои ҳамбият доштааш ба ҷиноятҳои:

- Начандон вазнин,
- Дараҷаи миёна,
- Вазнин,
- Махсусан вазнин, гурӯҳбандӣ шудаанд.

Дар навбати худ, кирдорҳои қасдонае, ки ҷазои ҳадди аксари барои онҳо бо Кодекси Ҷиноятӣ пешбинигардида аз ду соли маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд нест ва кирдорҳои аз беэҳтиётӣ содиргардида, ки ҷазои ҳадди аксари барои онҳо бо Кодекси Ҷиноятӣ пешбинишуда аз панҷ соли маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд нест, ҷиноятҳои начандон вазнин эътироф шудаанд.

Тахти мафҳуми ҷиноятҳои Дараҷаи миёна бошад, кирдорҳои қасдонае, ки барои онҳо бо Кодекси Ҷиноятӣ ҷазои ҳадди аксар на зиёда аз панҷ соли маҳрум сохтан аз озодӣ ва барои кирдорҳои аз беэҳтиётӣ ҷазои ҳадди аксар

аз панх соли маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд пешбинӣ гардидааст, фаҳмида мешавад.

Барои кирдорҳои қасдонае, ки бо Кодекси Ҷиноятӣ ҷазои ҳадди аксар аз дувоздах сол маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд нест, чунин кирдор ба ҷиноятҳои вазнин дохил мешавад.

Ба категорияи ҷиноятҳои махсусан вазнин бошад, кирдорҳои қасдонае мансуб мебошад, ки барои онҳо бо Кодекси Ҷиноятӣ ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ зиёда аз дувоздах сол ё ҷазои қатл пешбинӣ гардидааст.

Дар назар доштан зарур аст, ки қонунгузор ба шахсони зерин татбиқ намудани шартан пеш аз мӯҳлат аз адои ҷазо озод карданро имконпазир донистааст:

1. Шахсе, ки нисбати ҷазои якумра аз озодӣ маҳрум сохтан тайин карда шудааст ё ҷазои қатл ба тариқи бахшиши ҷазо бо маҳрум сохтан аз озодӣ иваз карда шудааст;

2. Дар ҳолати рестидиви махсусан хавфнок содир кардани ҷиноят;

Дар мавридҳои зерин ҷинояти содиргардида дар ҳолати рестидиви махсусан хавфнок эътироф карда мешавад:

а) агар шахс барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин қаблан ду маротиба ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда, боз ҷинояти вазнин содир карда бошад;

б) агар шахс барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин қаблан ду маротиба ё ин ки барои содир намудани ҷиноятҳои махсусан вазнин маҳкум шуда, боз ҷинояти махсусан вазнин содир карда бошад.

3. Ташкилкунанда, иштирокчиён гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкilotи ҷиноятӣ);

4. Шахсе, ки барои ҷиноятҳои муқобили сулҳу амният ба шарият маҳкум карда шудааст. Ба ин ҷиноятҳо, аз хумла ҷиноятҳои дар боби 34 КҶ пешбинигардида дохил мешаванд.

Масъалаи шартан пеш аз мӯҳлат аз адои ҷазо озод кардани маҳкумшуда дар асоси пешниҳоди муассиса ё мақоми ихроқунандаи ҷазо аз хониби суди маҳалли адои

чазо, сарфи назар аз он ки ҳукмро кадом суд баровардааст, ҳал карда мешавад.

Дар пешниҳод бояд:

- Маълумоти тавсифкунандаи шахсияти маҳкумшуда,
- Рафтори ӯ,
- Муносибат ба таҳсил ва меҳнат ҳангоми адои чазо,
- Муносибати маҳкумшуда ба кирдори содирнамудааш, ба таври возеху равшан нишон дода шавад.

Дар навбати худ, аз хониби суд ва машваратчиёни халқӣ дар рафти муурофияи судӣ яки ин омилҳо бояд ҳаматарафа ва пурра таҳқиқ карда шуда, ба онҳо баҳои ҳуқуқӣ дода шавад ва асосҳои ба эътибор гирифтани ӯ ба эътибор нагирифтани кадоме аз ин ҳолатҳо бояд дар тайиноти суд нишон дода шавад.

## **б) БА НАМУДИ ЧАЗОИ САБУКТАР ИВАЗ КАРДАНИ ҚИСМИ АДОНАШУДАИ ЧАЗО**

Тавре дар боло нишон дода шуд, ҳангоми ҳалли масъалаи мазкур, бояд талаботҳои дар моддаҳои 77 КХ, 394 КМҚ, 208 КИЧҚ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида ба инобат гирифта шаванд ва хуб мешуд, ки дар баробари судя, машваратчиёни халқӣ низ пеш аз ҳалли масъалаи ба чазои сабуктар иваз кардани қисми боқимондаи чазо бо ин қонунҳо шинос мешуданд. Зеро аз талаботҳои қонун огоҳ шудан, барои ҳаматарафаву пурра ҳаллу фасл кардани масъалаи муҳокимашаванда аҳамияти баҷоят муҳим дошта, барои хатогӣ роҳ надодан низ мусоидат мекунад.

Барои татбиқ намудани ин муқаррароти қонун низ аз хониби қонунгузор як қатор шартҳои гузошта шудааст, ки танҳо дар сурати ихро гардидани онҳо масъаларо муҳокима кардан имконпазир мегардад. Ин шартҳо чунинанд:

1. Маҳкумшуда ҷазои маҳрум сохтан аз озодиро адо карда истода, худро аз хихати мусбӣ нишон дода бошад;
2. На камтар аз сеяки мӯҳлати ҷазоро барои ҷинояти начандон вазнин ё Дараҷаи миёна адо карда бошад;
3. Дар сурати адо кардани на камтар аз нисфи ҷазо :
  - а) барои ҷинояти вазнин;
  - б) инчунин ба шахсе, ки қаблан барои қасдан содир намудани ҷиноят дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ адо карда бошад;
4. Дар ҳолати адо кардани на камтар аз се ду ҳиссаи ҷазо:
  - а) Барои ҷинояти махсусан вазнин ;
  - б) Инчунин ба шахсе, ки қаблан шартан пеш аз мӯҳлат аз ҷазо озод карда шудааст;
  - в) ё ҷазояш ба ҷазои нисбатан сабуктар иваз шуда, дар давоми қисми ҷазо қасдан ҷинояти нав содир кардааст.

Дар натиҷаи баррасии масъалаи мазкур мумкин аст қисми адонашудаи ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҷазои сабуктар, ки намудҳои онҳо дар моддаи 47 КҲ нишон дода шудаанд, иваз карда шавад.

Аз ҳумла, қисми адонагардидаи ҷазои маҳрум сохтан аз озодиро ба ҷазоҳои:

- корҳои ҳатмӣ;
- харима;
- маҳрум кардан аз ҳуқуқи иштироки мансабҳои муайян ё машиул шудан бо фаъолияти муайян;
- корҳои ислоҳӣ;
- маҳдуд кардан дар хидмати ҳарбӣ;
- маҳдуд кардани озодӣ, таъйир додан мумкин аст.

Дар баробари ин қонунгузор ба шахсони зерин иваз кардани ҷазои ба онҳо тайиншударо ба ҷазои сабуктар манъ кардааст:

1. Шахсе, ки нисбати е чазои якумра аз озодӣ маҳрум сохтан тайин карда шудааст ё чазои қатл ба тариқи бахшиши чазо бо маҳрум сохтан аз озодӣ иваз карда шудааст;
2. Агар шахс барои дар ҳолати рестидивӣ махсусан хавфнок содир кардани ҷиноят маҳкум шуда бошад;
3. Дар ҳоле, ки шахс барои ташкилкунандаи ҷиноят, иштирокчии гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди ҷинояти (ташкилоти ҷиноятӣ) будан, маҳкум шуда бошад;
4. Дар мавриде, ки шахс барои ҷиноятҳои муқобили сулҳу амнияти башарият маҳкум шудааст. Ба ҷиноятҳои муқобили сулҳу амният ва башарият, аз хумла ҷиноятҳои дар боби 34 КХ пешбинигардида дохил мешавад.

Ба намуди чазои сабуктар иваз кардани қисми адонашудаи чазо низ дар асоси пешниҳоди муассисаи ихроқунандаи чазо аз хониби суди маҳалли адои чазо, сарфи назар аз он ки ҳукмро кадом суд баровардааст, ҳал карда мешавад.

Дар пешниҳод бояд маълумот оид ба тавсифкунандаи шахсияти маҳкумшуда, рафтори е, муносибат ба таҳсил ва меҳнат ҳангоми адои чазо, муносибати маҳкумшуда ба кирдори содирнамудааш ба таври возеҳу равшан нишон дода мешавад.

Дар рафти муурофияи судӣ, дар баробари судя машваратчиёни халқӣ ҳам бояд дар таҳқиқи ҳаматарафаву пурраи ин омилҳо, ҳангоми баҳои ҳуқуқӣ додан ба онҳо ва сабабҳои ба инобат гирифтани ё ба эътибор нагирифтани кадоме аз ин ҳолатҳо, фаъолона иштирок наоянд.

## **В) МАВҚУФ ГУЗОШТАНИ АДОИ ЧАЗО НИСБАТИ ЗАНОНИ ҲОМИЛА ВА ЗАНОНЕ, КИ КҶДАКОНИ ТО СИННИ ҲАШТСОЛА ДОРАНД**

Қонунгузор муқаррар намудааст, ки агар зани маҳкумшуда ҳомиладор бошад ё ин, ки кедакони то синни

ҳаштсола дошта бошад дар асоси моддаҳои 78 КҶ, 390 КМҶ, 208 КИҶҶ иҷрои ҳукм нисбати онҳо мавқуф гузошта шуданаш мумкин аст.

Дар ин маврид ҳам, аз тарафи қонунгузор барои татбиқ намудани ин муқарраротҳои доштани шартҳои зерин зарур донистааст:

1. ҳомиладор будани маҳкумшуда, ҷе ин ки дар тарбияш доштани фарзанди то сини ҳаштсола;
2. ҷинояти содиргардида бояд махсусан хавфнок набошад;
3. оила ҷе ҳешовандони зани маҳкумшуда барои якҳоя бо ҷе зиндагӣ қардан розӣ бошанд, ё барои мустақилона таъмин намудани шароити лозимаи тарбияви кедак имконият дошта бошанд.

Мавқуф гузоштани ихрои ҳукм дар асоси пешниҳоди маъмурияти муассисаи ислоҳӣ муҳокима қарда мешад.

Бо пешниҳоднома бояд ҳуҳхатҳои зерин замима қарда шавад:

- тавсифнома ба маҳкумшуда,
- маълумотнома дар бораи розигии ҳешовандон оид ба қабул қардани зани маҳкумшуда ва фарзандаш, бо манзили истиқомати таъмин қардани онҳо ва фароҳам овардани шароити зарурӣ хиҳати зист дар якҳоягӣ бо тифл,
- маълумотнома оид ба он, ки маҳкумшуда манзили истиқоматӣ ва шароити зарурӣ хиҳати зист дар якҳоягӣ бо тифл дорад,
- ҳулосаи тибби дар бораи ҳомила будани маҳкумшуда,
- маълумотнома дар ҳусуси тифл доштани маҳкумшуда,
- парвандаи шахсии маҳкумшуда

Ъғтимоднокии ҳуҳхптҳои пешниҳодшуда ва дурустии онҳо бояд дар рафти муҳокимаи масъалаи мазкур ҳамаҳониба санҳида шуда, имконияти пешниҳод

гардидани маълумотномаҳои калбакӣ пешгирӣ карда шавад.

## **г) БО САБАБИ БЕМОРИҶ АЗ АДОКУНИИ ҶАЗО ОЗОД КАРДАН**

Агар пас аз баровардани ҳукм маҳкумшуда гирифтори бемории руҳӣ шавад ва имконияти дарки воқеии амалҳо ва идора кардани онҳоро аз даст дода бошад, еро аз ҷазо ё адои минбаъдаи он озод кардани мумкин аст.

Ҳамчунин, агар пас аз баровардани ҳукм маҳкумшуда мубталои бемории дигари вазнине гардида бошад, ки барои адо кардани ҷазо ин бемори монев шавад, ки барои адо кардани ҷазо ин беморӣ монев шавад, чунин шахсро аз адои ҷазои боқимонда озод кардан ё ин ки ҷазои ба у тайиншударо ба ҷазои нисбатан сабуктар иваз кардан, мумкин аст.

Тавре дар боло зикр шуд, ҳангоми ҳаллу фасл намудани масъалаи бо сабаби беморӣ аз адои ҷазо озод кардани маҳкумшуда муқарратори дар моддаҳои 79 ҚҶ, 391 ҚМҶ ва 208 ҚИҶҶ пешбиниғардидаро ба инобат гирифтани зарур аст. Дар баробари ин, бояд дар назар дошт, ки номгеи бемориҳое, ки ҳангоми ба онҳо гирифтор шудани маҳкумшударо аз адои ҷазо озод кардан мумкин аст, дар фармони якҳояи вазири тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳти рақами 355/89, аз 11 августи соли 2003 «Дар бораи аз адои ҷазо, бо сабаби бемори озод кардани ашҳосе, ки ба маҳрум сохтани аз озодӣ маҳкум шудаанд», оварда шудааст. {амчунин дар ин фармон тартиби аз ташҳиси тиббӣ гузаронидани ашҳоси ба маҳрум сохтани аз озодӣ маҳкумшуда ва пешниҳод намудани онҳо барои аз адои ҷазо озод кардан бо сабаби гирифтори бемории вазнин шуданишон, нишон дода шудааст, ки он бо Раиси Судии

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Прокурори Генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мувофиқат карда шудааст.

Аз ин рӯ, дар мавриди ҳалли масълаи мазкур ин қонунҳо ва санадҳои меъриии ҳуқуқӣ бояд ҳаматарафа мавриди омӯзиш қарор дода шавад. Зеро тавре, ки таҷрибаи судӣ нишон медиҳад, дар мавриди бо сабаби беморӣ аз адои ҷазо озод кардани маҳкумшуда, муқарроти дар қонунҳои зикршуда пешбинигардидаро мадди назар намудан боиси бекор шудани қарорҳои судӣ гардидааст.

Аз ҷумла, маъмурияти муассисаи ислоҳии Вазорати адлияи умҳурии Тоҷикистон бо пешниҳод дар бораи бо сабаби беморӣ аз адои ҷазо озод кардани маҳкумшуда Зикиров И.Х. ба суд муроҳиат кардааст. Бо тайноти суд ин пешниҳод қонеъ карда шуда, маҳкумшуда аз адои минбаъдаи ҷазо озод карда ба таври назоратӣ баррасӣ намудани ин мавод муқаррар карда шуд, ки аз хониби комиссияи тиббӣ дар бораи бемории маҳкумшуда хулоса дода шуда, дар он қайд гардидааст, ки Зикиров И.Х. гирифтори бемории дил буда, дар асоси бандҳои б. 1. 7.-и фармони дар боло зикршуда, бояд аз адои ҷазо озод карда шавад. Лекин, аз номгеи беморӣ, ки дар фармон нишон дода шудааст, дида мешавад, ки дар он бандҳои б. 1. 7. умуман вуҳуд надорад ва дар фармон номгеи чунин беморӣ низ пешбинӣ нашудааст. {олати зикргардида аз он шаҳодат медиҳад, ки дар хулосаи тиббӣ оид ба бемории маҳкумшуда, маълумоти нодуруст нишон дода шудааст. Дар навбати худ, суд бошад, парвандаро яктарафа ва нопурра баррасӣ намуда, ин муҳолифатро муайян накардааст ва онро мавриди муҳокима қарор надодааст. Зиёда аз ин, тавре аз омезиши протоколи маҳлиси судӣ бармеояд, дар хулосаи тиббӣ оид ба гирифтори бемории дил будани маҳкумшуда маълумот дода шуда, вале аз чониби суд бемории сил (туберкулез) будани маҳкумшуда муҳокима карда, пешниҳод қонеъ карда шудааст. Бинобар ҳамин, аз сабаби хой доштани чунин муҳолифат тайноти

суд бекор карда, пешниҳоди маъмурияти муассисаи ислоҳӣ барои баррасии нави судӣ фиристонида шуд.

Дар мавриди ҳалли масъалаи бо сабаби беморӣ аз адои ҷазо озод кардан, машваратчиени халқиро зарур аст, ки дар баробари муайян кардани ҳолатҳои дигарро низ ба назар гиранд. Зеро, дар баъзе ҳолатҳо ба шахсият, вазнинии ҷиноят ва хусусияту Дараҷаи ба ҳамбият хавфнокии он ҳаматарафаву пурра баҳо надодан, боиси бекор гардидани тайиноти судӣ гашта, бар замми ин метаионад боиси ҷайриқонунӣ аз адои ҷазо озод гардидани маҳкумшуда шавад.

Масалан: бо тайиноти суд маҳкумшуда Шарипов С. ки ба 6 бо моддаҳои 200 қисми 3 бандҳои «а, б, ж», 32 қисми 3, 365 қисми 2 банди «а» КХ Хумҳурии Тоҷикистон ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати 17 сол тайин карда шуда буд, аз адои боқимондаи ҷазо ба мӯҳлати 14 солу 6 моҳу 6 рӯз бо сабаби беморӣ озод карда шудааст. Лекин ин тайиноти суд ҳангоми ба тариқи назоратӣ баррасӣ намудани маводи судӣ бекор карда шуда, пешниҳоди маъмурияти муассисаи ислоҳӣ оиди бо сабаби беморӣ аз адои ҷазо озод кардани маҳкумшуда Шарипов С. Барои аз сари нав дида баромадан фиристонида шудааст. Тавре аз ҳуҷжатҳои парванда дида мешавад, Шарипов С. қаблан барои содир кардани ҷинояти муомилоти ҷайриқонунӣ бо воситаҳои нашъадор маҳкум шуда, пас аз озод шудан аз хойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ, ба ҳуҷҷаи зарурӣ наомада, боз ҷинояти вазнинро бо воситаҳои нашъадор содир кардааст, ки он хавфнокии баланди ҳамбиятӣ дорад. Вале судя ва машваратчиени халқӣ пешниҳоди маъмурияти муассисаро муҳокима карда, ба ҳолатҳои зикргардида, аз ҳумла ба хусусияту Дараҷаи ба ҳамбият хавфнокии ҷинояти содиргардида баҳои ҳаматарафаи ҳуқуқӣ надода, бармаҳал қарор қабул кардаанд. Бо назардошти ҳолатҳои муайянкарда, тайиноти суд ҷайриқонунӣ ҳисобида, бекор карда шудааст.

## д) ТАГӢИР ДОДАНИ НАМУДИ МУАССИСАҲОИ ИСЛОӢӢ

Дар баробари он, ки аз тарафи қонунгузор барои содир кардани ҷинойт ҷазо пешбинӣ гардида, ба шахси ҷинойтсодиркарда ҷазо, аз он ҷумла ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлатҳои гуногун тайин карда мешавад, вале бо назардошти рафтор ва муносибати маҳкумшуда ба меҳнат, ки агар ислоҳ шуданаширо собит намояд, қонунгузор гузаронидани ӯро аз як намуди муассисаи ислоҳӣ ба намуди дигар, ки шароити ниғаҳдориаш нисбатан сабуктар аст, имконпазир доништааст. Бояд қайд кард, ки ин муқаррароти қонун барои амали гардидани мақсади ҷазо, яъне ислоҳи маҳкумшуда ва пешгирӣ намудани содир гардидани ҷинойтҳои нав, аҳамияти бағоят калон дорад. Зеро маҳкумшуда дарк менамояд, ки агар ислоҳ шуданаширо нишон диҳад, ӯ аз колонияи нисбатан вазнинтар ба низоми сабуктар гузаронида мешавад. Ҳал кардани масъалаи мазкурро низ қонунгузор маҳз бо иштироки машваратчиёни халқӣ тақозо намудааст ва он дар асоси моддаҳои 80 КИҶ, 397 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаллу фасл карда мешавад.

Бояд дар назар дошт, ки барои тағйир додани муассисаи ислоҳӣ барои маҳкумшуда, низ қонунгузор ба амал омадани як қатор шарту шароитҳоро пешбинӣ намудааст, ки дар мувофиқи судӣ, хангоми ҳалли масъалаи мазкур, онҳоро ҳама тарафа санчидан ҳатмӣ мебошад.

Барои иваз кардани муассисаи ислоҳӣ, ки дар он маҳкумшуда ҷазоро адо мекунад, пеш аз ҳама, бояд маҳкумшуда бо рафтори намунавӣ ва мусбӣ ислоҳ шуданаширо собит намояд. Сипас, барои адои минбаъдаи ҷазо, маҳкумшуда дар ҳолатҳои зерин як намуди муассисаи ислоҳӣ ба намуди дигараш гузаронида шуданаши мумкин аст:

- 1) аз маҳбас ба колонияи ислоҳӣ - баъди дар маҳбас аз тарафи маҳкумшуда адо намудани на камтар аз нисфи мӯҳлати ҷазое, ки ба ӯ тайин шудааст;
- 2) аз колонияҳои ислоҳии низоми умумӣ, низоми пурзер ва низоми саҳт ба колонияҳои ислоҳии сукунат – баъди адо намудани сеяки мӯҳлати ҷазо аз тарафи маҳкумшуда;
- 3) маҳкумшудагоне, ки барои ҷиноятҳои махсусан вазнин маҳкум шудаанд ё қаблан, шартан пеш аз мӯҳлат аз озодӣ маҳрум сохтан озод шудаанд ва дар давраи қисми адонанамудаи ҷазо ҷинояти нав содир кардаанд – пас аз адо намудани на камтар аз се ду қиссаи меҳлати ҷазо.

Масъалаи мазкур дар асоси аризаи маҳкумшуда ё пешниҳоди сардори муассисаи ислоҳӣ ҳал карда мешавад. Хангоми ҳал кардани масъалаи иваз кардани муассисаҳои ислоҳӣ бояд ҳолатҳои дар боло зикргардида аҳамият дода шуда, ҳаматарафа санхида шаванд. Зеро дар натиҷаи яктарафа ё нопурра баррасӣ намудани масъалаи зикршуда, мумкин аст, шахсе, ки бо пуррагӣ ислоҳ нашудааст, барои адо кардани ҷазои боқимонда ба низоми нисбатан сабуктар гузаронида шуда, дар натиҷа ин ҳолат метавонад ба дигар маҳкумшудагоне, ки мусбӣ арзёбӣ шудаанд, таъсири манфӣ расонад.

Зиёда аз ин, ба татбиқ намудани қонунҳои, ки ҳалли масъалаи иваз кардани намуди муассисаи ислоҳиро пешбинӣ намудаанд, аҳамият додан зарур аст. Чунки нодуруст татбиқ намудани қонуни муурофиявӣ ё ҷиноятӣ барои бекор кардан ё таъйир додани тайиноти баровардаи суд, асос шуда метавонад.

Масалан, бо тайиноти суд пешниҳоди сардори муассиса дар бораи аз колонияи ислоҳии низоми пурзер ба колонияи ислоҳии сукунат гузаронидани маҳкумшуда Ашуров Х. Рад карда шуда, дар тайиноти суд моддаҳои 77 КҶ ва 80 КИҶЧ мавриди муҳокима қарор дода шудааст. Минбаъд, дар натиҷаи ба тариқи назоратӣ баррасӣ

намудан, тайиноти суд таГйир дода шуда, аз он моддаи 77 КЧ ҳамчун моддаи беасос муҳокимашуда, хориЧ карда шуд. Зеро дар моддаи 77 КЧ масъалаи ба намуди ҷазои сабуктар иваз кардани қисми адонашудаи ҷазо пешбинӣ гардидааст. Иваз кардани намуди муассисаи ислоҳӣ бошад, ба иваз кардани ҷазо алқамандӣ надошта, дар ин маврид масъалаи тағйир додани намуди колонияи ислоҳӣ муҳокима карда мешавад, ки шарту шароитҳои он, тавре дар боло қайд шуд, дар моддаи 80 КИЧЧ нишон дода шудааст. Аз ин ру, ҳангоми тағйир додани муассисаи ислоҳӣ ба гайр аз моддаи 80 КИЧЧ, талаботи дар моддаи 77 КЧ муқарраршударо мавриди муҳокима қарор додан, зарурат надорад. Бинобар ин, чунин беаҳамиятии раисикунанда ва машваратчиёни халқӣ боиси тағйир додани тайиноти қабулкардаи онҳо гардид.

Ҳамчунин бояд ба инобат гирифт, кт дар як қатор мавридҳо, қонунгузор нисбат ба баъзе аз маҳкумшудагон иваз кардани муассисаи ислоҳии нисбатан вазнинтарро ба низоми сабуктар манъ кардааст, чунончи:

- 1) ашхосе, ки барои дар ҳолатҳои ретсидивии махсусан хавфнок содир намудани ҷиноят маҳкум карда шудаанд;
- 2) маҳкумшудагоне, ки барояшон ҷазои якумра маҳрум сохтан аз озодӣ тайин гардидааст ё ҷазои қатл тибқи бахшиши ҷазо ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ иваз карда шудааст;
- 3) маҳкумшудагоне, ки курсҳои таълимӣ хатмиро нагузаштаанд;
- 4) маҳкумшудагоне, ки барои гузаронидан ба колонияи ислоҳии сукунат ризоияти хаттӣ надодаанд. Аз ин бармеояд, ки дар ҳусуси ба колонияи ислоҳии сукунат гузаронидан бояд маҳкумшуда ба таври хаттӣ фикрашро баён намояд ва дар баробари дигар далелҳо ин ҳолат низ бо пуррагӣ таҳқиқ карда шавад.

Дар баробари ба низоми сабуктар иваз кардани муассисаи ислоҳӣ, ҳангоми аз хониби маҳкумшуда тартиби

муқарраршудаи адои ҷазоро ба таври ашадӣ вайрон кардан, чунин маҳкумшуда барои адои ҷазо ба муассисаи ислоҳии нисбатан вазнинтар гузаронида шуданаш мумкин аст, ки масъалаи мазкур низ бо иштироки машваратчиёни халқӣ ҳал карда мешавад.

Дар сурати аз хониби маҳкумшуда содир намудани кирдорҳои зерин, ҷе вайронкунандаи ашадии тартиби муқарраргардидаи адои ҷазо ҳисобида мешавад:

- истеъмоли воситаҳои нашъаовар ва машруботи спиртӣ;
- авбошии майда;
- таҳдид, итоат накардан ба намояндаи маъмурияти ислоҳӣ ё таъсири онҳо;
- таҳдид ё таъсири дигар намояндагони ҳокимият ҳангоми ихрои вазифаҳои хидматиашон;
- ташкили корпартоӣ ва дигар намуди итоат накардани гурӯҳӣ,
- ҳамчунин иштирок дар онҳо;
- ташкили гурӯҳҳои маҳкумшудагон, ки барои содир кардани қонуншиканиҳои дар боло зикр гардида равона шудаанд ё иштироки фаъолона дар онҳо;
- бачабозӣ;
- химои зан бо зан (лесбиянство) ё дигар кирдори дорой хусусияти шахвонидошта;
- дар тели як сол такроран вайрон кардани тартиботи муқарраршудаи адои ҷазо, агар барои ҳардуи ин қонуншиканиӣ нисбат ба маҳкумшуда муҳозот дар намуди гузаронидан ба изолятори (тавқиғоҳӣ) харимавӣ истифода гардида бошад.

Дар бораи вайронкунандаи ашадии тартиботи муқарраргардидаи адои ҷазо эътироф намудани маҳкумшуда бояд сардори муассисаи ислоҳӣ қарори асоснок қабул намояд.

Маҳкумшудае, ки вайронкунандаи ашади тартиботи муқаррагардидаи адои ҷазо эътироф карда шудааст:

- 1) аз колонияҳои ислоҳии сукунат ба колонияи ислоҳии ҳамон хели низоме, ки қаблан суд муайян карда буд;
- 2) аз колонияҳои ислоҳии сукунат, ки ба онҳо бо ҳукми суд фиристода шуда буданд – ба колонияи ислоҳии низоми умумӣ;
- 3) аз колонияҳои ислоҳии низоми умумӣ, низоми пурзер, низоми саҳт ва низоми махсус ба маҳбас ба мӯҳлати на бештар аз се сол, ба истиснои занҳо, бо адои мӯҳлати боқимондаи ҷазо дар колонияи ислоҳии ҳамон намуди низоме, ки аз он хо онҳо ба маҳбас фиристода шуда буданд, гузаронида шуданашон мумкин аст.

Ба хоҳири он, ки тайноти қабулкардаи раисикунанда ва машваратчиёни халқӣ қонунаи асоснок бошад, ҳангоми ҳал кардани масъалаи иваз кардани намуди муассисаи ислоҳӣ, ҳам аз хоҳири раисикунанда ва ҳам аз хоҳири машваратчиёни халқӣ бояд ҳолатҳои дар боло зикргардида бо пуррагӣ ва ҳаматарафа санҳида, таҳқиқ карда шаванд.

### **е) Иҷро кардани ҳукм дар сурати мавҷуд будани дигар ҳукмҳои иҷронашуда**

Дар таҷрибаи судӣ ҳолатҳои ба амал омаданашон мумкин аст, ки нисбати як шахс ду ва зиёда ҳукмҳои алоҳида бароварда шуда, аз руи ин ҳукмҳо дар мачмуъ ҷазои ниҳой муайян карда нашудааст. Бинобар ҳамин, ин масъала дар асоси моддаи 399 КМЧ бо иштироки машваратчиёни халқӣ ҳал карда мешавад.

Масъалаи мазкур аз хоҳири суде, ки ҳукми охирино баровардааст ё суди ҳамноме, ки дар хоҳири иҷро кардани ҳукм воқеъ аст, бо назардошти муқаррароти дар

моддаҳои 67 ё 68 КЧ пешбинигардида, аз реи махмеи ҳукмҳо ё махмеи ҷиноятҳо, баррасӣ карда мешавад.

Дар мавриди ҳал кардани масъалаи мазкур ва муайян кардани ҷазои ниҳой барои махмеи ҷиноятҳо дар назар доштан зарур аст, ки агар махмеи ҷиноятҳоро ҷиноятҳои начандон ва Дараҷаи миёна дар бар гирифта бошад, он гоҳ дар сурати қисман ё пурра зам кардани ҷазоҳои тайиншуда, ҷазои ниҳой набояд аз мӯҳлат ё андозаи ҷазои болоие, ки барои содир намудани ҷинояти нисбатан вазнинтар аз хумлаи ҷиноятҳои содиршуда пешбинӣ гардидааст, саҳттар бошад.

Дар ҳолате, ки махмеи ҷиноятҳоро ҷиноятҳои вазнин ё махсусан вазнин ташкил намояд, дар мавриди пурра ё қисман зам кардани ҷазоҳо, ҷазои ниҳойи дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ набояд аз 30 сол зиёд бошад. Аз сабаби он ки барои махмеи ҷиноятҳо муайян кардани ҷазои ниҳой ба мӯҳлати то 30 сол бо Қонун аз 1 марти соли 2005 қабул шуда, аз рези нашр шуданаш, яъне аз 5 марти соли 2005, мавриди амал қарор дода шудааст, бинобар ҳамин, бояд дар назар дошт ки, агар ҷиноятҳо то 5 марти соли 2005 содир шуда бошанд, дар ин ҳолат ҷазои ниҳой дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ, набояд аз 25 сол зиёд бошад.

Хангоми муайян кардани ҷазои ниҳой аз реи махмеи ҳукмҳо бошад, бояд ба инобат гирифт, ки агар ҷазоҳои тайиншуда бо маҳрум сохтан аз озодӣ вобаста набошад, ҷазои ниҳой набояд аз мӯҳлат ва андозаи баландтарине, ки дар қисми умумии Кодекси Ҷиноятӣ барои ин намудҳои ҷазо муқаррар гардидааст, зиёд бошад.

Масалан, аз реи махмеи ҳукмҳо, ҷазои ниҳой барои ҷазоҳои:

- Корҳои ҳатмӣ аз 240 соат, барои ноболишон бошад, аз 160 соат,
- Ҷарима аз 200 андозаи муқарраршудаи маоши ҳадди ақал, ки дар вақти содир шудани ҷиноят амал мекард,

барои ноболигон бошад, аз 100 андозаи муқарраршудаи маоши ҳадди ақал,

- Корҳои ислоҳӣ аз ду сол бо нигоҳ доштани на зиёда аз 30 фоизи музди меҳнат ба Ҷоиди давлат, барои ноболошон бошад аз як сол бо нигоҳ доштани на зиёда аз 15 фоизи музди меҳнат ба Ҷоиди давлат,
- Маҳдуд кардан дар хидмати ҳарбӣ аз ду сол,
- Маҳдуд кардани озодӣ аз панҷ сол, зиёд буданаш мумкин нест.

Мӯҳлати ҷазои ниҳонии маҳрум сохтан аз озодӣ, дар мавриди муайян кардани ҷазо аз реи маҳмеи ҳукмҳо бошад, ба монанди тартиби муайян кардани ҷазо барои маҳмеи ҷиноятҳо, аз 30 ва 25 сол зиёд буданаш мумкин нест.

### **ж) Ҳал кардани илтимосномаҳо дар бораи бардоштани доғи судӣ**

Азбаски бо барҳам хердани ё бардоштани доғи судӣ оқибат ҳукукии ҳавобгарии ҷиноятӣ беъътибор мегардад, аз реи шахси барои содир намудани ҷиноят маҳкумшуда дар ҳолатҳои мушаххас дар бораи бекор кардани доғи судӣ, ба суд муҳофизат карданаш мумкин аст.

Тартиби ҳал кардани масъалаи мазкур дар моддаи 84 КҶ ва моддаи 402 КМҶ пешбинӣ гардидааст.

Бояд қайд кард, ки доғи судӣ дар мӯҳлатҳои пешбининимудаи Қонуни Ҷиноятӣ барҳам меҳерад ва ё аз хониби суд бекор карда мешавад.

Дар асоси қонун доғи судӣ дар мӯҳлатҳои зерин барҳам меҳерад:

- 1) Нисбати маҳкум шудае, ки ба шартӣ татбиқ накардани ҷазо тайин шудааст,
- 2) Нисбати ашхосе, ки ба онҳо ҷазо дар намуди:
  - Корҳои ҳатмӣ,
  - харима,

- Маҳрум кардан аз ҳукуки иштироки мансабҳои муайян ё машиул шудан бо ғаъолияти муайян,
  - Корҳои илҳои тайин шудааст-бо гузаштани як сол пас аз тамои кардани мӯҳлати тайиншудаи ҷазо;
- 3) Ба шахсоне, ки барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин ва Дараҷаи миёна ба онҳо ҷазои маҳдуд кардани озодӣ ё маҳрум сохтан аз озодӣ тайин карда шудааст-бо гузаштани се сол пас аз адои ҷазо;
  - 4) Ба ашҳосе, ки барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ тайин карда шудааст-бо гузашти панх сол аз адои ҷазо;
  - 5) Ба ашҳосе, ки барои содир кардани ҷиноятҳои маҳсусан вазнин ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ тайин шудааст-бо гузашти ҳашт сол пас аз дои ҷазо,

Мӯҳлати барҳам додани дои судӣ пас аз адои воқеии ҷазои асосӣ ва иловагӣ ҳисоб карда мешавад.

Тавре дар боло нишон дода шуд, дар сурати гузаштани мӯҳлатҳои зикргардида доги судӣ барҳам дода мешавад. Дар баробари ин, агар пас аз адои ҷазо ва тамои шудани мӯҳлатҳои барҳам хердани доги судӣ маҳкумшуда рафтори бенуқсон нишон дода, аз хихати мусбӣ тавсия карда шавад, дар асоси илтимосномаи е суд метавонад доги судиашро баъди гузаштани нисфи мӯҳлати барҳам хердани доги судӣ, бекор кунад.

Азбаски мӯҳлатҳои дар Қонун пешбинигардидаи барҳам хердани дои судӣ барои аз ҷониби суд бекор кардани доги судӣ аҳамияти муҳим дорад, аз ин хотир ҳангоми баррасӣ намудани илтимосномаҳо оид ба бекор кардани доги судӣ, дар баробари таҳқиқ намудани рафтори маҳкумшуда пас аз адои ҳамчунин мӯҳлатҳои гузаштани доги судӣ низ бояд ҳаматарафа мавриди санхш қарор дода шавад.

Ҳамин тариқ, ҳолатҳои дар боло овардашуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки масъалаҳои, ки ҳангоми ихро

намудани ҳукм ба миён омаданаш мумкин асту бояд бо иштироки машваратчиёни халқӣ ҳал карда шаванд, бағоят муҳим буда, ҳангоми баррасии ин масъалаҳо аз чониби машваратчиёни халқӣ масъулияти баланд доштанро талаб менамояд. Бинобар ҳамин, машваратчиёни халқӣ бояд пеш аз ҳаллу фасл гардидани чунин масъалаҳо бо мавод ва ҳуччатҳои пешниҳод гардида ҳаматарафа шинос шуда, қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқиеро, ки дар асоси онҳо масъалаи ба миёнгузошта бояд ҳал карда шавад, дақиқан оmezанд. Дар вақти тартиб додан ва қабул кардани қарор низ масъулияти баланд зоҳир карда, далелҳои дар мувофиқи судӣ вобаста ба баррасии масъалаи мушаххас муайншударо, бо пуррагӣ мавриди таҳқиқ ва оmezиш қарор дода, ба онҳо аз руи қонун баҳои ҳуқуқӣ дода, дар қабул кардани қарори қонунан асоснок саҳми худро гузоранд. Зеро ҳар як ҳатогии судӣ ва қарори қабулкардае, ки минбаъд тағйир ё бекор карда мешавад дар мачмуъ дар пешбурди адолати судӣ ва мақсадҳои қонуни ҷинойтӣ таъсири манфӣ расонад.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

### **ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «О судах Республики Таджикистан»**

#### **РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **Статья 1. Законодательство Республики Таджикистан о судах Республики Таджикистан**

Законодательство Республики Таджикистан о судах Республики Таджикистан основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего конституционного Закона, других нормативных правовых

актов Республики Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных Таджикистаном.

## **Статья 2. Судебная власть**

1. Судебная власть является независимой и осуществляется от имени государства судьями.
2. Судебная власть в Республике Таджикистан осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законодательством Республики Таджикистан порядке к осуществлению правосудия народных заседателей. Никакие другие органы и лица не имеют право на осуществление правосудия.
3. Судебная власть осуществляет свою деятельность посредством конституционного, гражданского, семейного, экономического, уголовного и административного судопроизводства.
4. Порядок рассмотрения дел судами определяется процессуальным законодательством Республики Таджикистан.

## **Статья 3. Система судебной власти Республики Таджикистан**

1. Систему судебной власти Республики Таджикистан составляют Конституционный суд, Верховный Суд, Высший экономический суд, Военный суд, Суд Горно-Бадахшанской автономной области, суды областей, города Душанбе, городов и районов, Экономический суд Горно-Бадахшанской автономной области, экономические суды областей и города Душанбе.
2. Порядок организации и деятельность Конституционного суда Республики Таджикистан определяется конституционным Законом Республики Таджикистан «О Конституционном суде Республики Таджикистан».

3. Организация чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных настоящим конституционным Законом, запрещается.

#### **Статья 4. Задачи суда**

1. Судебная власть в Республике Таджикистан защищает права и свободы человека и гражданина, интересы государства, организаций, учреждений, законность и справедливость, провозглашенные Конституцией Республики Таджикистан и другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, а также международными правовыми актами, признанными Таджикистаном.
2. Задачей суда в Республике Таджикистан является всемерное укрепление законности и обеспечение социальной справедливости.

#### **Статья 5. Принципы судебной деятельности**

1. В Республике Таджикистан правосудие осуществляется только судами.
2. Каждому гарантируется судебная защита. Каждый вправе требовать, чтобы его дело было рассмотрено компетентным, независимым и беспристрастным судом, учрежденным в соответствии с законом.
3. Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует права и свободы каждого, независимо от его национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических позиций, социального положения, образования и имущества.
4. Разбирательство дел во всех судах открытое, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.
5. Судебный процесс осуществляется на основе принципа состязательности и равенства сторон.

## **Статья 6. Ответственность за неуважение к суду**

Неуважение к суду, а равно совершение действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к суду, влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

## **Статья 7. Недопустимость вмешательства в деятельность суда**

1. Вмешательство в деятельность суда запрещается. Вмешательство в деятельность суда в любой форме в целях воспрепятствования осуществлению правосудия влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
2. Средства массовой информации и журналисты не вправе в своей информации выносить на обсуждение предварительный исход судебного процесса по конкретному делу, постановление по которому не вступило в законную силу.
3. Судья не обязан давать какие-либо объяснения (информацию, сообщения) по существу рассмотренных или находящихся на рассмотрении дел какому либо органу или должностному лицу, а также представлять их кому бы то ни было для ознакомления, за исключением случаев и порядка, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

## **Статья 8. Независимость судей**

1. Судьи в своей деятельности независимы и подчиняются только Конституции Республики Таджикистан и закону.
2. Независимость судьи обеспечивается:

- специальным порядком его избрания, назначения, освобождения и отзыва;
  - неприкосновенностью судьи;
  - осуществлением правосудия в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан;
  - запретом под угрозой ответственности чье бы то ни было вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия;
  - ответственностью за неуважение к суду, судье;
  - правом судьи на отставку, перевод на другую работу, освобождение от должности по собственному желанию, выход на пенсию или отзыв судьи;
  - созданием организационных и материально-технических условий для деятельности судов;
  - предоставлением судье за счет государства материального и социального обеспечения, соответствующего его статусу.
3. Гарантии независимости судей, включая меры их правовой защиты, материального и социального обеспечения, установленные Конституцией Республики Таджикистан, настоящим конституционным Законом и другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, распространяются на всех судей Республики Таджикистан.

## **Статья 9. Обеспечение безопасности судей**

1. Судьи, члены их семей и их имущество находятся под особой защитой государства.
2. Охрана зданий и имущества судов, а при необходимости, по заявлению судьи или членов его семьи, охрана судьи и членов его семьи, их жилья и имущества, возлагается на органы внутренних дел и осуществляется безвозмездно.
3. Судья имеет право на ношение, хранение и применение служебного оружия, порядок которого

определяется законодательством Республики Таджикистан.

## **Статья 10. Неприкосновенность судьи**

1. Судья обладает правом неприкосновенности.
2. Неприкосновенность судьи распространяется на его жизнь, честь и достоинство, жилище и служебное помещение, используемые им средства транспорта и связи, а также на его корреспонденцию, принадлежащие ему вещи и документы.
3. Уголовные дела и дела об административных правонарушениях в отношении судьи возбуждаются только Генеральным прокурором Республики Таджикистан. Производство предварительного расследования по уголовному делу и производство по делу об административном правонарушении осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан. Уголовные дела и дела об административных правонарушениях в отношении судьи рассматриваются Верховным Судом Республики Таджикистан.
4. Привлечение к уголовной или административной ответственности, заключение под стражу или домашний арест судьи Верховного Суда и Высшего экономического суда Республики Таджикистан без согласия Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан запрещается.
5. Привлечение к уголовной ответственности, заключение под стражу или домашний арест судьи Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов областей, суда города Душанбе, военных судов гарнизонов, судов городов и районов, Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области, экономических судов областей, города Душанбе без

согласия Президента Республики Таджикистан запрещается.

6. Меры по процессуальному принуждению в виде заключения судьи под стражу, домашний арест, временное отстранение от должности, осмотр, обыск его жилья и служебного кабинета, арест имущества, прослушивание и запись телефонных и иных переговоров, арест корреспонденции, осмотр и их выемка, обыск, выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках, арест денежных средств, находящихся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и кредитных организациях, производятся по запросу прокурора или следователя с согласия Генерального прокурора Республики Таджикистан и санкции Верховного Суда Республики Таджикистан.
7. Задержание, принудительный привод, личный обыск судьи, осмотр имущества, транспортных средств и средств связи, используемых им, разрешается только при задержании его при совершении преступления, а в других случаях, производятся только по возбужденному уголовному делу в отношении судьи в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

## **Статья 11. Обязательность исполнения судебных актов**

1. Приказ, решение, приговор, определение и постановление, принятые судами, судьями и вступившие в законную силу, обязательны для всех государственных органов, органов самоуправления поселков и сёл, общественных организаций, должностных лиц, физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Республики Таджикистан.
2. Суд, принявший судебный акт, контролирует его исполнение.

3. Порядок исполнения судебных актов определяется законодательством Республики Таджикистан.
4. Неисполнение или воспрепятствование исполнению судебных актов, вступивших в законную силу, влечёт за собой ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан.

## ГЛАВА 2. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ, ОТЗЫВ И ОСВОБОЖДЕНИЕ СУДЬИ

### *Статья 12. Требования к кандидатам на должность судьи*

1. *На должность судьи Верховного Суда, Высшего экономического суда, Суда Горно-Бадахшанскон автономной области, судов областей и города Душанбе избирается или назначается лицо, не моложе 30 лет, имеющее только гражданство Республики Таджикистан, высшее юридическое образование, владеющее государственным языком, и имеющее стаж работы в качестве судьи не менее 5 лет.*
2. *На должность судьи судов городов и районов, военных судов гарнизонов, Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и города Душанбе назначается лицо, имеющее только гражданство Республики Таджикистан не моложе 25 лет, высшее юридическое образование, владеющее государственным языком и имеющее профессиональный стаж работы не менее 3 лет.*
3. *Предельный возраст пребывания в должности судьи для женщин - 58, а для мужчин - 63 лет.*
4. *Кандидат на должность судьи военного суда должен также отвечать требованиям Закона Республики Таджикистан «О всеобщей воинской обязанности и военной службе (Конст. ЗРТ от 23.07.16 г., №1328).*

## **Статья 13. Судьи**

1. Судьями являются лица, наделенные компетенцией на осуществление правосудия, в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, настоящим конституционным Законом и другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
2. Председатели, первые заместители и заместители председателей судов являются судьями и осуществляют свои полномочия в порядке, установленном настоящим конституционным Законом, процессуальными кодексами и другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
3. Все судьи в Республике Таджикистан обладают единым статусом и различаются друг от друга только своими полномочиями и компетенцией.
4. Законные требования судей при осуществлении ими полномочий, обязательны для всех государственных органов, органов самоуправления поселков и сел, общественных организаций, должностных лиц, физических и юридических лиц. Информация, документы и их копии, необходимые для осуществления правосудия, представляются по требованию судьи безвозмездно.
5. Неисполнение законных требований судьи влечет ответственность в соответствии с положениями законодательства Республики Таджикистан.

## **Статья 14. Требования, предъявляемые к судье**

1. Судья должен соблюдать Конституцию Республики Таджикистан и другие нормативные правовые акты Республики Таджикистан, использовать свои знания и опыт для выполнения задач, возложенных на него, исполнять свои полномочия на профессиональном уровне и быть достойным звания судьи.

2. Судья, при осуществлении правосудия, а также во внеслужебных отношениях, должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, честь и достоинство судьи или вызвать сомнение в его беспристрастности, справедливости и объективности.
3. Судья обязан соблюдать ограничения, предусмотренные в Законе Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией».
4. Судья не может занимать другую должность, быть депутатом представительных органов, членом политических партий и организаций или материально их поддерживать, заниматься предпринимательской деятельностью, помимо занятия научной, творческой и преподавательской деятельностью.
5. Судья не вправе:
  - делать публичные заявления и комментарии по существу дел до вступления в законную силу принятых по ним судебных актов;
  - получать подарки, связанные с исполнением им служебных обязанностей. Подарки, полученные судьей в связи с протокольными мероприятиями, в служебных командировках и других официальных мероприятиях, передаются им по акту в суд, в котором он осуществляет деятельность;
  - разглашать информацию, полученную при исполнении своих обязанностей. Конфиденциальная информация, ставшая известной судье в силу исполнения обязанностей, не может быть использована им или разглашена другому лицу в целях, не связанных с исполнением обязанностей судьи.
6. Судья раз в два года охватывается повышением квалификации и по его окончании ему выдается сертификат установленной формы.

## **Статья 15. Срок полномочий судей**

1. Судьи избираются или назначаются сроком на 10 лет.
2. При избрании либо назначении судьи в период его полномочий из одного суда в другой, десятилетний срок его полномочий исчисляется со дня нового избрания или назначения.

## **Статья 16. Избрание и назначение судьи**

1. Судьи Верховного Суда и Высшего экономического суда Республики Таджикистан избираются Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по представлению Президента Республики Таджикистан.
2. Судьи Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов областей, города Душанбе, военных судов гарнизонов, судов городов и *районов по представлению Председателя Верховного Суда Республики Таджикистан, судьи* Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и города Душанбе назначаются Президентом Республики Таджикистан по представлению *Председателя Высшего экономического Суда* Республики Таджикистан. (Конст. ЗРТ от 23.07.16 г., №1328; (Конст. ЗРТ от 21.02.18 г., №1509)

## **Статья 17. Присяга судьи**

Лицо, впервые назначенное на должность судьи, в торжественной обстановке на совещании судей перед Государственным флагом Республики Таджикистан приносит присягу следующего содержания: «Торжественно клянусь исполнять свои обязанности честно, справедливо и по велению совести, соблюдая объективность и беспристрастность, осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции Республики Таджикистан и закону».

## Статья 18. Отзыв и освобождение судьи

1. Отзыв и освобождение судьи осуществляются в случаях:
  - удовлетворения письменного заявления судьи об отставке;
  - по собственному желанию судьи;
  - **достижения предельного возраста пребывания в должности судьи (Конст. ЗРТ от 23.07.16 г., №1328);**
  - в связи с переводом на другую работу;
  - в связи с изменением места жительства;
  - в связи с выездом за пределы Республики Таджикистан;
  - осуществления деятельности, несовместимой с его должностью;
  - вступления в законную силу обвинительного приговора суда, вынесенного в отношении судьи;
  - вступления в законную силу решения суда о признании судьи недееспособным или ограниченно дееспособным;
  - нарушения установленного законодательством Республики Таджикистан порядка по упорядочению традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан;
  - невозможности исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам на протяжении длительного срока (не менее четырех месяцев подряд);
  - **прекращения гражданства Республики Таджикистан, либо приобретения гражданства другого государства (Конст. ЗРТ от 23.07.16 г., №1328);**
  - реорганизации структуры суда (судов) или сокращения численности
  - судей;
  - смерти судьи;
  - вступления в законную силу решения суда об объявлении его безвестно пропавшим или умершим;
  - нарушения закона при рассмотрении дел или совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи;

- нарушения трудового законодательства Республики Таджикистан;
  - истечения срока его полномочий.
  - обнаружения несоответствия судьи занимаемой должности.
2. По основаниям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, судьи Верховного Суда, Высшего экономического суда отзываются и освобождаются от должности Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по представлению Президента Республики Таджикистан, а судьи Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов областей, города Душанбе, военных судов гарнизонов, судов городов и *районов по представлению Председателя Верховного Суда Республики Таджикистан*, судьи Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области, экономических судов областей, города Душанбе - Президентом Республики Таджикистан по представлению *Председателя Высшего экономического Суда* Республики Таджикистан. (Конст. ЗРТ от 23.07.16 г., №1328; (Конст. ЗРТ от 21.02.18 г., №1509)
3. Перевод судьи из одного суда в другой допускается только с его согласия.
- Статья 19. Отставка судьи**
1. Отставка судьи является почетным уходом судьи с должности. За судьей, пребывающим в отставке, сохраняются звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к *общественному объединению «Ассоциация судей Республики Таджикистан*, о чем ему органом, принявшим отставку, выдается удостоверение судьи в отставке (Конст. ЗРТ от 23.07.16 г., №1328).
2. Каждый судья по собственному желанию, независимо от возраста, при наличии общего юридического стажа не менее 35 лет, в том числе в должности судьи не менее 25 лет, согласно основаниям,

предусмотренным абзацами первым, девятым, одиннадцатым и восемнадцатым части 1 статьи 18 настоящего конституционного Закона, имеет право на отставку. Отставка судьи принимается органом, избравшим или назначавшим его на должность.

3. Пребывающему в отставке судье, имеющему стаж работы в должности судьи не менее 25 лет, и при общем стаже по юридической профессии не менее 35 лет, выплачивается ежемесячное пожизненное содержание в размере 50 процентов заработной платы по соответствующей должности судьи, которое подлежит индексации в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Ежемесячное пожизненное содержание увеличивается на один процент заработка за каждый полный последующий год работы в должности судьи, но не может превышать 60 процентов его заработной платы.
4. Судье, ушедшему в отставку или вышедшему на пенсию, выплачивается единовременное пособие в размере трехмесячной заработной платы.
5. Выплата ежемесячного пожизненного содержания или пенсии производится в суде по последнему месту работы судьи, либо в суде по месту жительства за счет средств республиканского бюджета.
6. Отставка судьи прекращается в случае, если судья, вышедший в отставку, не отвечает требованиям, предъявляемым к судьям настоящим конституционным Законом, а также в случае повторного избрания или назначения его на должность судьи.
7. Отставка судьи Верховного суда и Высшего экономического суда Республики Таджикистан прекращается Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по представлению Президента Республики Таджикистан.
8. Отставка судьи Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов областей и города Душанбе,

военных судов гарнизонов, судов городов и *районов по представлению Председателя Верховного Суда Республики Таджикистан, судьи Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области, экономических судов областей* и города Душанбе прекращается Президентом Республики Таджикистан по представлению *Председателя Высшего экономического Суда Республики Таджикистан.* (Конст. ЗРТ от 23.07.16 г., №1328; (Конст. ЗРТ от 21.02.18 г., №1509)

9. Судья, отставка которого прекращена, имеет право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
10. Работа в должностях Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, министра юстиции Республики Таджикистан, председателя Совета юстиции Республики Таджикистан, их первых заместителей и заместителей, депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам засчитывается в стаж работы в должности судьи, если они ранее работали в должности судьи не менее 5 лет.

#### **Статья 20. Народные заседатели**

1. Народные заседатели пользуются всеми правами судьи при осуществлении правосудия по уголовным делам.
2. На каждого судью избирается двадцать народных заседателей.
3. Порядок избрания, оплата труда, гарантии и льготы народных заседателей определяются Положением о народных заседателях, утверждаемым Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

*Президент Республики Таджикистан Э. Рахмонов  
г. Душанбе, 26 июля 2014 года №1084*

**НИЗОМНОМА «ДАР БОРАИ МАШВАРАТЧИЁНИ ХАЛҚӢ»  
Бо қарори Махлиси намоёндағони Махлиси Олии Хумҳурии  
Тоҳикистон аз 28 июни соли 2002, № 685 қабул гардидааст.**

Низомномаи мазкур мувофиқи талаботи 20 Қонуни конституцсионии Хумҳурии Тоҳикистон «Дар бораи судҳои Хумҳурии Тоҳикистон» тартиби интиҳоб, пардохти музди меҳнат, кафолат ва имтиёзи машваратчиёни халқиро ҳангоми ба амалбарории адолати судӣ муайян мекунад.

1. Машваратчиёни халқӣ ҳангоми ба амалбарории адолати судӣ аз тамоми ҳуқуқҳои судяҳо истифода мебаранд.
2. Машваратчиёни халқӣ ҳангоми ҷаъолияти ҳеш оид ба амалбарории адолати судӣ мустақил буда, танҳо ба Конституция ва қонунҳои Хумҳурии Тоҳикистон иттибат мекунанд. Ба ҷаъолияти онҳо даҳолат қардан манъ аст. Ҷангоми даҳолат ба ҷаъолияти машваратчиёни халқӣ бо мақсади даҳолат қардан ба вазифаашон оид ба баррасии ҳамаарафа, пурра ва объективи қори мушаххас ва ё таъсир расонидан ба қабули санади судии иайриқонунӣ мувофиқи қонунҳои Хумҳурии Тоҳикистон ба ҳавобгарӣ қашида мешавад.
3. Машваратчиёни халқии машваратчиёни Суди Олии Хумҳурии Тоҳикистон аз қониби Махлиси миллии Махлиси Олии Хумҳурии Тоҳикистон бо пешниҳоди Президенти Хумҳурии Тоҳикистон ба муҳлати 5 сол интиҳоб қарда мешаванд. Номзадҳои машваратчиёни халқии Суди Олии Хумҳурии Тоҳикистон дар махлиси коллективҳои меҳнатӣ ва махлисҳои хизматчиёни ҳарбӣ дар ҳои хидмат муҳокима қарда шуда, рейҳати номзадҳо ба Раиси Суди Олии Хумҳурии Тоҳикистон пешниҳод мегардад ва Раиси Суди Олии Хумҳурии Тоҳикистон дар навбати худ ин рейҳатро ба Президенти Хумҳурии Тоҳикистон пешниҳод менамояд.

4. Интихоботи навбатии машваратчиёни халқии суди ҳарбии гарнизон, суди вилояти Худмухтори Кеҳистони Бадахшон, судҳои вилоятӣ, суди шаҳри Душанбе, судҳои шаҳрӣ ва ноҳиявиро Президенти ХТ на дертар аз 30 рӯз қабл аз анҳом ёфтани мӯҳлати ваколати машваратчиёни халқии пеш интихобшуда, муайян карда шуда, вақти гузаронидани интихоби машваратчиёни халқии судҳо муқаррар карда мешавад.

Дар асоси фармони Президенти Ҳумҳурии Тоҷикистон оид ба тайини интихоботи машваратчиёни халқӣ, раиси вилояти Худмухтори Кеҳистони Бадахшон, раисони вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо гузаронидани интихоботи машваратчиёни халқии судҳои вилояти Худмухтори Кеҳистони Бадахшон, раисони вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ташкил менамоянд.

Дар ҳамаи қисмҳои ҳарбӣ, муассисаҳо, ташкилоту корхонаҳои Қувваҳои мусаллаҳи Ҳумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои дохилии Вазорати қорҳои дохилии Ҳумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии ҳифзи сарҳади давлатии Ҳумҳурии Тоҷикистон, Вазорати амнияти Ҳумҳурии Тоҷикистон, Вазорати ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании Ҳумҳурии Тоҷикистон, сарраёсатҳои ҳарбӣ ва дигар қисмҳои ҳарбӣ интихоботи машваратчиёни халқии суди ҳарбӣ дар мувофиқа бо раисони шаҳру ноҳияҳо, ки қисмҳои ҳарбӣ дар ҳудуди он хойгиранд, ташкил карда мешавад.

5. Пешбарии номзадҳо ба машваратчиёни халқии Суди Олии Ҳумҳурии Тоҷикистон, суди ҳарбии гарнизон, судҳои вилояти Худмухтори Кеҳистони Бадахшон судҳои вилоятӣ, судҳои шаҳри Душанбе, судҳои шаҳру ноҳияҳо аз тарафи коллективҳои меҳнатӣ, ҳамҷомадҳои умумии шаҳрвандон дар ҳойи истиқомат, ҳамҷомадҳои хизматчиёни ҳарбӣ, дар ҳойи хидмат амалӣ карда мешавад.
6. Машваратчиёни халқии суди ҳарбии гарнизон дар ҳамҷомади хизматчиёни ҳарбӣ, дар ҳойи хидмат, ба тарзи

овоздиҳии кушод ба мӯҳлати якуним сол интиҳоб карда мешаванд.

7. Машваратчиёни халқии суди вилояти Худмухтори Кехистони Бадахшон, судҳои вилоятӣ, суди шаҳри Душанбе, судҳои шаҳру ноҳия ба мӯҳлати панҷ сол дар ҳамёмадҳои умумии шаҳрвандон дар ҳойи истиқомат, ба тарзи овоздиҳии кушод интиҳоб карда мешаванд. Дар ҳамёмадҳои хидматчиёни ҳарбӣ, коллективҳои меҳнатӣ ва ҳамёмадҳои умумии шаҳрвандон, дар ҳойи истиқомат, ҳайати раёсати халаса интиҳоб карда шуда, протоколи махлис тартиб дода мешавад.

8. Шаҳрвандони Хумҳурии Тоҳикистон, ки дар рези интиҳоботи машваратчиёни халқӣ ба бисту панҷ расидаанд, обрелу манзалате доранд, дорои сифатномаи хуб аз ҳойи коранд, бе ягон маҳдудият, новобаста аз миллат, наҷод, хинс, забон, дин, ақидаи сиёсӣ, маълумот, ҳолати ихтимоӣ ва иқтисодӣ метавонанд машваратчиёни халқӣ ба истиснои машваратчиӣ судҳои ҳарбӣ интиҳоб шаванд.

{ар як шаҳрванди Хумҳурии Тоҳикистон, агар шахси показа, баобре бошад, метавонад машваратчиӣ халқӣ интиҳоб шавад.

9. Ба машваратчиёни халқии Коллегияи ҳарбии Суди Олии Хумҳурии Тоҳикистон ва суди ҳарбии гарнизон хидматчиёни ҳарбӣ – шаҳрвандони Хумҳурии Тоҳикистон интиҳоб шуда метавонанд, ки дар ҳамаи қисмҳои ҳарбии муассисаҳо, ташкилоту корхонаҳои Қувваҳои мусаллаҳи Хумҳурии Тоҳикистон, қушунҳои дохилаи Вазорати қорҳои дохилии Хумҳурии Тоҳикистон, қушунҳои сарҳадии Қумитаи давлатии ҳифзи сарҳади давлатии Хумҳурии Тоҳикистон, Вазорати амнияти Хумҳурии Тоҳикистон, Вазорати ҳолатҳои фавқулӯда ва мудофияи граждании Хумҳурии Тоҳикистон, сарраёсатҳои ҳарбӣ ва дигар қисмҳои ҳарбӣ хидмат менамоянд.

Ба машваратчиёни халқии Коллегияи ҳарбии Суди Олии Хумҳурии Тоҳикистон хидматчиёни ҳарбӣ аз ҳисоби

афсарону прапорщикҳо, ки дар рези интиҳобот синнашон ба 25 расидааст, интиҳоб карда мешаванд.

Ба машваратчи халқии суди ҳарбии гарнизон хидматчи ҳарбие, ки синнашон аз 18 сола боло аст, интиҳоб карда мешаванд.

10. Натихаҳои овоздиҳӣ ба протоколи махлис сабт шуда, аз тарафи ҳайати раёсати халаса имзо карда мешавад. Дар протоколи халаса бояд маълумоти зерин қайд карда шавад:

- Номи ташкилот ва ё маҳалле, ки халаса доир гардидааст;
- Макон ва вақти гузаронидани чаласа;
- Шумораи шахсони дар халаса иштирокдошта;
- Ном ва насаби ҳар як номзад ба машваратчи халқӣ;
- Шумораи овозҳои «тарафдор» ва шумораи овозҳои «зид»-е, ки ба ҳар номзад ба машваратчи халқӣ дода шудааст;
- Ному насаб, синну сол, машуулият, ҳойи истиқомати ҳар як машваратчи халқии интиҳобшуда.

Протоколи халаса пас аз ба имзо расидан, мутаносибан ба раисони вилояти Худмухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо фиристода мешавад.

Машваратчиёни халқии интиҳобшудаи суди ҳарбии гарнизонҳо, суди вилояти Худмухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоятҳо, суди шаҳри Душанбе, судҳои шаҳру ноҳияҳо шахсоне ба ҳисоб мераванд, ки овози зиёди иштирокдорони овоздиҳиро соҳиб шудаанд.

Натихаи интиҳоби машваратчиёни халқӣ дар навбати худ аз тарафи раисони раисони вилояти Худмухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо тасдиқ карда мешаванд.

11. Ваколати машваратчиёни халқии Суди Олии Хумҳурии Тоҷикистон метавонад пеш аз мӯҳлат аз тарафи Махлиси миллии Махлиси Олии Хумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди Президенти Хумҳурии Тоҷикистон қатъ карда шавад.

Дархост ба Президенти Хумҳурии Тоҷикистон оид ба қатъ кардани ваколати машваратчии халқӣ аз тарафи раиси Суди Олии Хумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.

Ваколати машваратчиёни халқии суди ҳарбии гарнизон, суди вилояти Худмухтори Кеҳистони Бадахшон, судҳои вилоятӣ, суди шаҳри Душанбе, судҳои шаҳру ноҳияҳо мумкин аст бо пешниҳоди раисони суди дахлдор, мувофиқи қарори ҳаласаи коллективи меҳнатӣ ва ё интиҳобкунандагони маҳалли зист, чалсаи хидматчиёни ҳарбӣ пеш аз мӯҳлат қатъ карда шавад.

12. Ваколати машваратчиёни халқӣ дар ҳолатҳои зерин мумкин аст қатъ карда шавад:

- бо хоҳиши худ;
- бо сабаби гузаштан ва ё гузаронидан ба қори дигар;
- бо сабаби таъири хойи истиқомат вобаста ба шароити оилавӣ;
- бо сабаби аз қаламрави хумҳурӣ берун рафтани;
- бо сабаби корношоямӣ вобаста ба саломатӣ ва ихро нақардани еҳдадорӣ машваратчии халқӣ дар мӯҳлати телонии пайҳам на камтар аз чор моҳ;
- аз ҳуқуқи шаҳрвандии Хумҳурии Тоҷикистон маҳрум гаштани машваратчии халқӣ;
- дар ҳолати фавтидани машваратчии халқӣ;
- бо қарори суд эътироф кардани маҳдудияти қобили амал ва ё ҷайри қобили амал, ки эътибори қонунӣ пайдо кардааст;
- бедарак ҷайбшуда ва фавтида эълон кардани машваратчии халқӣ мувофиқи тартиботи муайянкардаи қонун ва бо қарори суд, ки ба қувваи қонун даромадааст;

- қонуншиканӣ ҳангоми баррасии парванда ва ё ихрои амале, ки шарафу эътибори машваратчии халқиро доидор месозад;
  - ба анҳом расидани мӯҳлати ваколаташ;
13. Ба ҳои машваратчиёни халқии хориҷшуда бо риояи талаботи Низомномаи мазкур интиҳоботи иловагӣ гузаронида мешавад.
  14. Музди меҳнат, хароҳоти сафарҳои хидматӣ ба шахсоне, ки дар муруфиии судӣ ба ҳайси машваратчии халқӣ иштирок менамоянд, аз ҳисоби буҳаи давлатӣ пардохта мешавад.  
Тартиби пардохти ин хароҳот аз тарафи {укумати Хумхурии Тоҳикистон муайян карда мешавад.
  15. Машваратчиёни халқӣ дар барқарор кардани хароҳоте, ки вобаста ба сафар ба ҳои дигар (арзиши хароҳоти нақлиёт, сарфи маблау барои ихрои манзил, маблауи хархи резмарра) нисбат ба ихрои вазифаву еҳдадориии хеш дар суд харх кардаанд, бо судяҳо ҳуқуқи баробар доранд.
  16. Вақти ҳисоби еҳдадории машваратчии халқӣ дар суд ҳангоми ҳисобу китоби ҳама гунна собиқаи меҳнатӣ ба ҳисоб гирифта мешавад.
  17. Машваратчиёни халқӣ барои ихрои вазифаашон дар судҳо бо навбат на зиёд аз ду ҳафта дар як сол ба истиснои ҳолатҳое, ки дароз кардани мӯҳлати мазкур зарурати ба анҳом расонидани баррасии парвандаро, ки бо иштироки онҳо оиоз ёфтааст, ба миён меоварад, даъват карда мешаванд.

**ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ  
КОНВЕНЦИИ ПРОТИВ ПЫТОК И ДРУГИХ  
ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ  
УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ  
ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ**

*Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения*

*резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года.*

*Вступление в силу: 26 июня 1987 года в соответствии со статьей 27 (1).*

*Республика Таджикистан присоединилась к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 21 июля 1994*

*года, которая вступила в силу для Республики Таджикистан 10 февраля 1995 года.*

**ЧАСТЬ I  
Статья I**

1. Для целей настоящей Конвенции определение "пытка" означает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого

согласия. В это определение не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно.

2. Эта статья не наносит ущерба какому-либо международному договору или какому-либо национальному законодательству, которое содержит или может содержать положения о более широком применении.

### **Статья 2**

1. Каждое Государство-участник предпринимает эффективные законодательные, административные, судебные или другие меры для предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией.

2. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток.

3. Приказ вышестоящего начальника или государственной власти не может служить оправданием пыток.

### **Статья 3**

1. Ни одно Государство-участник не должно высылать, возвращать (*refouler*) или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток.

2. Для определения наличия таких оснований компетентные власти принимают во внимание все относящиеся к делу обстоятельства, включая, в соответствующих случаях, существование в данном государстве постоянной практики грубых, вопиющих и массовых нарушений прав человека.

### **Статья 4**

1. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы все акты пытки рассматривались в соответствии с его

уголовным законодательством как преступления. То же относится к попытке подвергнуть пытке и к действиям любого лица, представляющим собой соучастие или участие в пытке.

2. Каждое Государство-участник устанавливает соответствующие наказания за такие преступления с учетом их тяжкого характера.

### **Статья 5**

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, которые могут оказаться необходимыми для установления его юрисдикции в отношении преступлений, указанных в статье 4, в следующих случаях:

а) когда преступления совершены на любой территории, находящейся под его юрисдикцией, или на борту морского или воздушного судна, зарегистрированного в данном государстве;

б) когда предполагаемый преступник является гражданином данного государства;

с) когда жертва является гражданином данного государства и если данное государство считает это целесообразным.

2. Каждое Государство-участник аналогичным образом принимает такие меры, которые могут оказаться необходимыми, чтобы установить свою юрисдикцию в отношении таких преступление в случаях, когда предполагаемый преступник находится на любой территории под его юрисдикцией, и оно не выдает его в соответствии со статьей 8 любому из государств, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи.

3. Настоящая Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции в соответствии с внутренним законодательством.

### **Статья 6**

1. Убедившись после рассмотрения имеющейся в его распоряжении информации, что обстоятельства того требуют, любое Государство-участник, на территории

которого находится лицо, подозреваемое в совершении любого из преступлений, указанных в статье 4, заключает его под стражу или принимает другие юридические меры, обеспечивающие его присутствие. Заключение под стражу и другие такие меры осуществляются в соответствии с законодательством данного государства, но могут продолжаться только в течение времени, необходимо для того, чтобы предпринять уголовно-процессуальные действия или действия по выдаче.

2. Такое Государство немедленно производит предварительное расследование фактов.

3. Любому лицу, находящемуся под стражей на основании пункта 1 настоящей статьи, оказывается содействие в немедленном установлении контакта с ближайшим соответствующим представителем государства, гражданином которого оно является, или, если оно является лицом без гражданства, с представителем того государства, где оно обычно проживает.

4. Когда Государство в соответствии с настоящей статьей заключает какое-либо лицо под стражу, оно немедленно уведомляет Государства, упомянутые в пункте 1 статьи 5, о факте нахождения такого лица под стражей и об обстоятельствах, послуживших основанием для его задержания. Государство, проводящее предварительное расследование, предусмотренное в пункте 2 настоящей статьи, незамедлительно сообщает о полученных им данных вышеупомянутым государствам и указывает, намерено ли оно осуществить свою юрисдикцию.

### Статья 7

1. Государство-участник, на территории которого, находящейся под его юрисдикцией, обнаружено лицо, подозреваемое в совершении любого из преступлений, указанных в статье 4, в случаях, предусмотренных в статье 5, если оно не выдает преступника, передает данное дело своим компетентным властям для судебного преследования.

2. Эти власти принимают решение таким же образом, как и в случае любого обычного преступления серьезного характера в соответствии с законодательством этого государства. В случаях, перечисленных в пункте 2 статьи 5, требования, предъявляемые к доказательствам, необходимым для судебного преследования и осуждения, ни в коем случае не являются менее строгими, чем те, которые применяются в случаях, указанных в пункте 1 статьи 5.

3. Любому лицу, в отношении которого осуществляется разбирательство в связи с любым из преступлений, указанных в статье 4, гарантируется справедливое обращение на всех стадиях разбирательства.

### **Статья 8**

1. Преступления, указанные в статье 4, считаются подлежащими включению в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, существующий между государствами-участниками. Государства-участники обязуются включить такие преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, заключаемый между ними,

2. Если Государство-участник, которое обуславливает выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в отношении таких преступлений в качестве правового основания для выдачи. Выдача осуществляется в соответствии с другими условиями, предусмотренными законодательством Государства, к которому обращена просьба о выдаче.

3. Государства-участники, не обуславливающие выдачу наличием договора, рассматривают в отношениях между собой такие преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в соответствии с условиями, предусмотренными законодательством Государства, к которому обращена просьба о выдаче.

4. Такие преступления для целей выдачи между государствами-участниками рассматриваются, как если бы они были совершены не только в месте их совершения, но также и на территории государств, которые обязаны установить свою юрисдикцию в соответствии с пунктом 1 статьи 5.

### **Статья 9**

1. Государства-участники оказывают друг другу наиболее полную помощь в связи с уголовно-процессуальными действиями, предпринятыми в отношении любого из преступлений, перечисленных в статье 4, включая предоставление всех имеющихся в их распоряжении доказательств, необходимых для судебного разбирательства.

2. Государства-участники выполняют свои обязательства согласно пункту 1 настоящей статьи в соответствии с любыми договорами о взаимной правовой помощи, которые могут быть заключены между ними.

### **Статья 10**

1. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы учебные материалы и информация относительно запрещения пыток в полной мере включались в программы подготовки персонала правоприменительных органов, гражданского или военного, медицинского персонала, государственных должностных лиц и других лиц, которые могут иметь отношение к содержанию под стражей и допросам лиц, подвергнутых любой форме ареста, задержания или тюремного заключения, или обращению с ними.

2. Каждое Государство-участник включает это запрещение в правила или инструкции, касающиеся обязанностей и функций любых таких лиц.

### **Статья 11**

Каждое Государство-участник систематически рассматривает правила, инструкции, методы и практику, касающиеся допроса, а также условия содержания под

стражей и обращения с лицами, подвергнутыми любой форме ареста, задержания или тюремного заключения на любой территории, находящейся под его юрисдикцией, с тем чтобы не допускать каких-либо случаев пыток.

### **Статья 12**

Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его компетентные органы проводили быстрое и беспристрастное расследование, когда имеются достаточные основания полагать, что пытка была применена на любой территории, находящейся под его юрисдикцией.

### **Статья 13**

Каждое государство-участник обеспечивает любому лицу, которое утверждает, что оно было подвергнуто пыткам на любой территории, находящейся под юрисдикцией этого Государства, право на предъявление жалобы компетентным властям этого Государства и на быстрое и беспристрастное рассмотрение ими такой жалобы. Предпринимаются меры для обеспечения защиты истца и свидетелей от любых форм плохого обращения или запугивания в связи с его жалобой или любыми свидетельскими показаниями.

### **Статья 14**

1. Каждое Государство-участник обеспечивает в своей правовой системе, чтобы жертва пыток получала возмещение и имела подкрепляемое правовой санкцией право на справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для возможно более полной реабилитации. В случае смерти жертвы в результате пытки право на компенсацию предоставляется его иждивенцам.

2. Ничто в настоящей статье не затрагивает любого права жертвы или других лиц на компенсацию, которое может существовать согласно национальному законодательству.

### **Статья 15**

Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы любое заявление, которое, как установлено, было сделано под

пыткой, не использовалось в качестве доказательства в ходе любого судебного разбирательства, за исключением случаев, когда оно используется против лица, обвиняемого в совершении пыток, как доказательство того, что это заявление было сделано.

### **Статья 16**

1. Каждое государство-участник обязуется предотвращать на любой территории, находящейся под его юрисдикцией, другие акты жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, которые не подпадают под определение пытки, содержащееся в статье 1, когда такие акты совершаются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В частности, обязательства, содержащиеся в статьях 10, 11, 12 и 13, применяются с заменой упоминаний о пытке упоминаниями о других видах жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания.

2. Положения настоящей Конвенции не наносят ущерба положениям любых других международных договоров или национального законодательства, которые запрещают жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание или касаются выдачи или высылки.

## НУСХАИ ҲУЧЧАТҲОИ МУРОФИАВӢ: Т А Ё И Н О Т И М А Х Ч Л И С И С У ДӢ

Суди шаҳри Истаравшани вилояти Сууд дар ҳайати машваратчиёни халқӣ Сангинова Л. ва Бойхонов Н. бо котибии Хоҳиев Ч. бо иштироки прокурор Юлдошев Р. ва химояӣ Орипов К.

Дар маҷлиси ошкорои судӣ дар бинои суди шаҳри Истаравшан 17.09.2018 сол

Раддияи судшаванда Зарипов М-ро нисбати раисиқунанда муурофияи судӣ Шеров Ш. барраси намуда,

**М У А Й Я Н К А Р Д:**

Мақомоти тафтишоти ибтидоӣ Зарипов Мирбарака Икромовичро барои муомилоти ҷайриқонунии маводи нашъадор айбдор доништа нисбати 6 бо моддаи 200 қисми 4 банди «д» КХ Хумҳурии Тоҷикистон айб эълон карда ба суд додаст.

Зимни баррасии парвандаи мазкур судшаванда Зарипов М. ба ҳайати суд нисбати раисиқунандаи муурофияи судӣ Шеров Ш. раддияи пешниҳод намуда, хоҳиш намудааст, раисиқунандаи муурофияи судӣ Шеров Ш. аз баррасии парванда дур карда шавад. Дурқуниашро бо он асоснок намудааст, ки ҳангоми оғози парвандаи ҷинояти раисиқунанда Шеров реирост ба 6 нигоҳ карда иброз кард, ки ман медонам Шумо ба қадом қор машиул, Шумо нашъахаллоб ҳастед. Дар ин бора аз тарафи ҷимоячии 6 ва 2-нафар шахсони холиси дар махлисоғи судӣ буда, санад тартиб дода шудааст. Барои ҳамин 6 ба раисиқунандаи қор боварӣ надорад ва хоҳиш менамояд, 6 аз баррасии парванда дур карда шавад.

Раддияи судшавандаро омехта, изҳороти раисиқунандаро шунида, машваратчиёни халқӣ бо ҷунин асосҳо қонё намудани раддияи судшаванда Зарипов М-ро ба мақсад мувофиқ мешуморем.

Тибқи талаботи моддаи 27 қисми 5 КМХ Хумҳурии Тохикистон судя дар вақти дида баромадани кор чи дар махлиси амрдиҳӣ ва чи дар махлиси суд иштирок карда наметавонад, агар ҳолатхое мавхуд бошад, ки беуаразии еро зери шубҳа мононанд.

Чи хеле ки аз раддияи судшаванда бармеояд, раисикунандаи муурофияи судӣ Шеров Ш. еро реирост ту нашъахаллоб гуфтааст, инчунин ин ҳолатро 2-нафар шахси дар махлиси судӣ иштирок дошта {айдаров Т. ва Идрисов А. ба пуррагӣ тасдиқ намуданд.

{олатҳои болоӣ шаҳодати онанд, ки беуаразии судя Шеров Ш. зери шубҳа мебошад, аз ин чо дур кардани судя Шеров Ш-ро аз баррасии парвандаи мазкур лозим мешуморем.

Дар асосҳои гуфташуда ва бо дастрасии моддаҳои 29, 30 ва 263 КМХ Хумҳурии Тохикистон **машваратчиёни халқӣ,**

### **Т А Ё И Н К А Р Д:**

Раддияи судшаванда Зарипов Мирбарака Икромович нисбати раисикунандаи муурофияи судӣ Шеров Ш. қонеъ гардонида шавад.

Раисикунанда Шеров Ш. аз баррасии парвандаи чиноятӣ бо айбдорӣ Зарипов Мирбарака Икромович бо моддаи 200 қисми 4 банди «д» КХ Хумҳурии Тохикистон дур карда шавад.

**Машваратчиёни халқӣ:**

**имзо: Л.Сангинова.**

**имзо: Н.Бойхонов.**

## ҲУКМ АЗ НОМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Суди шаҳри Гулободи вилояти Навобод дар ҳайати раисиқунанда Алиев З. К., машваратчиёни халқӣ Толибов И. ва Хамдамов Ф, бо котибии Холбоев А, дида баромад дар маҷлиси кушодаи суди шаҳри Гулобод толори суд, 17 июли 2018 сол.

Парванда бо айбдорӣ Сафаров Олимхон Обидович 22 майи соли 1974 таваллуд шудааст, зода ва истиқоматқунандаи шаҳри Гулобод кечаи Фабрики № 9 ҳуҳраи 2, миллаташ тохик, маълумоташ миёнаи нопурра, оиладор соҳиби як фарзанд, маъюби гурӯҳи дуом ва нафақахер, пеш 31 майи 2004 сол бо моддаҳои 201 қисми 2 ва 32 қисми 3, 289 қисми 2 КХ Ҷумҳурии Гулистон аз тарафи суди н. Дилобод 5 солу 6 моҳ маҳкум карда шудааст ва бо татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Гулистон «Дар бораи авф» 14 ноябри соли 2006 аз адои минбаъдаи ҷазо озод карда шудааст, дар содир намудани ҷинояти дар моддаи 201 қисми 3 бандҳои «а, д» КХ Ҷумҳурии Гулистон пешбинишударо баррасӣ намуда, суд,-

### МУАЙЯН КАРД:

Сафаров М. 02 июни соли 2018 тахминан соати 18-30 дақиқа, хангоми гузаронидани чораҳои фаврӣ хустухей аз тарафи қормандони милиса дар толори бозиҳои «Большие игры» дастгир карда шуда, дар вақти гузаронидани кофтукӯви шахсӣ аз тағи миёнбанди шими дар тан доштааш дар ҳамёнқиссаи (карманний бумажник)-и чармӣ як қисми моддаи хурешамонанд ва дар қоуази селофанӣ бошад, моддаи хокаи сафедчаи беи махсусдошта ошқор ва гирифта шудааст, ки онро охирон барои истеъмоли шахсияш ҷайриқонунӣ шаш моҳ пештар аз «Умед» ном шахси ношиноси аз тарафи тафтишоти пешакӣ номаълум дар ҳудуди маҳаллаи Фабрикии ш. Гулобод ҷайриқонунӣ ба даст оварда бо худ нигоҳ доштааст.

{амчунин дар хонаи истиқомати Сафаров М. воқеъ дар суроаи ш. Гулобод кечаи Фабрики хонаи 9 хуҳраи 2 кофтуков гузаронида шуд, ки дар натиҷаи он аз болои тағмонаки телевизори тамаи «Сони» дар дохили қуттии сигори «Пал-Мал» маводи хурешамонанд гирифта шудааст.

Мутобиқи хулосаи ташхиси судӣ кимёвӣ таҳти рақами 356 аз 06 июни 2018 сол маводи хурешамонанд ва хокамонанди аз Сафаров М. дарёфт ва гирифташуда ва ба ташхис фиристодашуда омехтаи маводи нашъаовари намуди «Героин» буда, вазни он 1,3 граммро ташкил додааст.

Тибқи хулосаи ташхиси судӣ кимиёвӣ таҳти рақами 357 аз 06 июни 2018 сол маводи хурушамонанди хангоми кофтукови хона ҳои истиқомати Сафаров М. гирифташуда омехтаи маводи нашъаовари «Героин» буда, вазни он 0,2 граммро ташкил медиҳад.

Судшаванда Сафаров М. дар муруфияи судӣ ба гуноҳаш пурра иқрор шуда, ба суд нишон дод, ки ӯ ин маводи нашъаовари героинро аз Умед ном шахс бепул гирифта будааст ва бо ҳамроҳи худ нигоҳ медоштааст. Аз ин нашъамандии ӯ аҳли хонавода ва хешу таборон беҳабар будаанд. Санаи 02 июни соли 2018 тахминан соати 16-30 дақиқа ӯ ба толори бозиҳои «большие игры» рафта, он хо ба бозии компютери нишаста машғули бозӣ будааст, ки ба толор кормандони милиса даромада ӯро доштаанд. {ангоми кофтукови шахсӣ аз банди шими дар танаш буда, кармончаашро ошкор кардаанд, ки дар дохили он маводи нашъаовари героинро ошкор карда гирифтаанд. {амчунин кормандони милиса аз кассаҳояш се адад маблаи пули 20 сомона ва ду адад 5 сомонро бо як адад телефони мобилии тамаи «Нокия 1110» ошкор карда гирифтаанд. Худи ҳамон рӯз якҷоя бо кормандони милиса ҳои истиқомати ӯро кофтуков гузаронидаанд, ки дар натиҷа аз болои телевизори тамаи «Сонӣ» дар дохили қуттии сигори

«Пал-Мал» маводи нашъаовар дарёфт намуда, хуххатгузорӣ намудаанд.

Шоҳид {алимбоев Ф. дар муруфиаи судӣ ба суд нишондод, дод ки е корманди ШКД-и ш.Истаравшан мебошад. {ангоми гузаронидани амалиёти фаврӣ дар толори бозиҳои «большие игры» воқеъ дар худуди бозори марказии ш.Истаравшан судшаванда Сафаров М.-ро дастгир кардаанд, ки ҳангоми кофтукови шахсӣ аз таги миёнбанди шими дар тан доштаи е ҳамёнкисса «бумажник»-и чарми мавҷуд будааст ва ҳангоми кушодани он аз дохилаш як ҳисса маводи хурешамонанди рангаш сафедчаи тобиши зардидошта, дар селофанкоази дигар дар намуди чек маводи хокамонанди рангаш сафед ошкор карда шудааст. Сипас дар натиҷаи гузаронидани кофтукови минбаъда аз киссаш се адад маблаи пулии 20 сомона, ду адад 5 сомона ва телефони мобилии тамуаи «Нокия» гирифта шудааст. Дар суроаи истиқомати судшаванда воқеъ дар ш.Истаравшан кечаи Фабрики хонаи № 9, хуҳраи 2 кофтуков гузаронидаанд, ки дар болои тағмонаки телевизорӣ тамуаи «Сонӣ», дар дохили куттии сигорети тамуаи «Пал-Мал» маводи хурешамонанди тобиши ранги зардча дошта дарёфт карда, гирифта шудаанд.

Нишондоди зикршударо судшаванда Сафаров М. бо пуррагӣ тасдиқ кард.

Шоҳид Сангинов Ч дар махлиси судӣ ба суд нишондод дод, ки е дар толори бозиҳои «Большие игры» ба сифати оператор кор менамояд. Санаи 02 июни соли 2018 тахминан соати 18-30 дақиқа е дар хои кораш бо ҳамроҳии дигар ҳамкоронаш истодагӣ будааст. {амин вақт ба толори бозиҳо кормандони милиса ворид гаштаанд ва шаҳрвандеро баъд фаҳмидааст Сафаров М. ном доштааст, дастгир кардаанд. Е ҳамон хо ба сифати шахси холис иштирок намудааст. Сипас дар хузури е ва дигар шахсон кормандони милиса аз шими дар тан доштаи судшаванда як адад кармон (ҳамёнкисса)-и рангаш сиёҳ ошкор карда

гирифтаанд ва дохили онро кушода дидаанд, ки як адад моддаи хурешаи рангаш сафедчаи тобиши зарди дошта ва дар дохили селофанкоаз бошад маводи хокамонанд мавхуд будааст. {амчунин кормандони милиса аз киссаи судшаванда се адад 20 сомона, ду адад 5 сомона ва телефони мобилии тамуаи «Нокия 1110»-ро гирифтаанд ва хуххатҳои лозимаро тартиб додаанд.

Шоҳид Аюбов Ф. дар махлиси судӣ ба монанди нишондоди шоҳид Сангинов Ч. нишондод дод.

Уайр аз ин гунаҳгории судшаванда Сафаров М. боз бо гузориши нозирӣ КБН ШКЧ ШКД-и ш.Истаравшан Турахонов Р, протоколи кофтукови шахсӣ ва хулосаҳои таҳлили судӣ, кимиёвӣ ва дигар маводҳои парвандаи ҷиноятӣ тасдиқи пурраи худро ёфт.

Суд кирдори Сафаров М.-ро бо моддаи 201 қисми 3 бандҳои «а,д» КХ Хумҳурии Тоҷикистон бо аломатҳои иайриконунӣ соҳиб шудан, нигоҳ доштани воситаҳои нашъадор бе мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ба миқдори кам банду баст менамояд.

{ангоми таъин намудани ҷазо, дар асоси моддаи 60 КХ Хумҳурии Тоҷикистон суд принсипи фардикунонидани ҷазоро, яъне хусусияту Дараҷаи хавфнокии ҷинояти содиршуда, сабабҳои содир намудани ҷиноят, тарзу амал, шахсияти гунаҳгор, ҳолатҳое, ки ҷазоро сабук ва вазнин мекунад, ба асос гирифт.

{олатҳои сабуккунандаи ҷазо ин фарзанди ноболии доштани ӯ, нафақахер, маъҷуб будани ӯ ва пушаймон буданаш мебошад.

{олатҳои вазнинкунандаи ҷазои судшаванда Сафаров М., ки дар моддаи 62 КХ Хумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудаанд, ин такроран содир кардани ҷиноят, рецидив мебошад.

Характер ва Дараҷаи хавфнокии ҷинояти содиршуда ва шахсияти судшаванда Сафаров М.-ро ба назар гирифта, суд чунин мешуморад, ки ба ӯ бо моддаи 201 қисми 3 бандҳои «а,д» КХ Хумҳурии Тоҷикистон

чазои маҳрум сохтан аз озодӣ бо мусодираи амвол таъин карда шавад

Аз маводҳои парвандаи ҷиноятӣ дида мешавад, ки судшаванда Сафаров М. пеш бо моддаҳои 201 қисми 2 ва 32 қисми 3, 289 қисми 2 КХ Хумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлати 5 солу 6 моҳ маҳкум гашта, бо татбиқи Қонуни Хумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи авф» 14 ноябри соли 2006 аз адои минбаъдаи ҷазо озод карда шудааст.

Мутобиқи моддаи 21 КХ Хумҳурии Тоҷикистон содир намудани ҷинояти қасдона аз тарафи шахсе, ки қаблан барои содир кардани ҷинояти қасдона дои судӣ дорад, ретсидиви ҷиноят эътироф мешавад.

Тибқи талаботи моддаи 66 қисми 2 КХ Хумҳурии Тоҷикистон мӯҳлати ҷазо дар ҳолати ретсидивӣ ҷиноятҳо на камтар аз нисфи мӯҳлати ҳадди аксари намуди ҷазои саҳте, ки барои ҷинояти содиршуда пешбинӣ шудааст таъин карда мешавад.

Аз реи талаботи моддаи 80 КМХ Хумҳурии Тоҷикистон суд тақдири далели шайъиро хал кард.

Бо дастрасии моддаҳои 302-305, 308, 311, 316-319, 321-322 КМХ Хумҳурии Тоҷикистон, суд,-

**ҲУКМ КАРД:**

Сафаров Мансур Обидович бо моддаи 201 қисми 3 бандҳои «а,д» КХ Хумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор доништа шуда, ба 6 ҷазои 6 (шаш) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо мусодираи амвол бо нигоҳ доштан дар калонияҳои ислоҳии дорой низоми саҳт таъин карда шавад.

Чораи пешгирӣ нисбати Сафаров Мансур Обидович нигоҳ доштан дар ҳабе чун пештара бетаъйир мононида шавад.

Мӯҳлати адои ҷазо ба Сафаров Мансур Обидович аз 03 июни соли 2018 ба ҳисоб гирифта шавад.

Далели шайъи 1,5 ( яку аз даҳ панҷ) грамм маводи нашъадори героин, ки дар ШМА ГГММ РКД-и вилояти

Суид нигоҳ дошта шудааст, баъди ба қувваи қонуни даромадани ҳукм маҳв карда шавад.

Далелҳои шайъи се адад бистсомона, ду адад панх сомона, як адад телефони мобилии тамуаи «Нокия» ва як адад «кармон» рангаш сиёҳ, ки дар ШҚД-и ш.Истаравшан нигоҳ дошта шудааст, ба судшаванда баъди ба қувваи қонунӣ даромадани ҳукм баргардонида шавад.

Аз болои ҳукм дар муддати 7 шабонарез тавассути ҳамин суд ба суди вилояти Суид шикоят ё эътироз овардан мумкин аст.

Раисиқунанда имзо Алиев З.К.

Машваратчиёни халқӣ:

имзо Сафаров И.

имзо Комилов Х.

нусха ба аслаш баробар аст

Раисиқунанда Алиев З.К.

**Для заметок**

